

**БАРОИ ВАҲДАТИ МИЛЛӢ, СУЛҲУ ОРОМӢ, СУБОТИ СИЁСӢ, СОЗАНДАГИВУ
ОБОДОНӢ, РУШДИ УСТУВОРИ ИҚТИСОДӢ ВА ЗИНДАГИИ ШОИСТАИ МАРДУМ!**



ҲАМРОЗИ ХАЛҚ

№ 1 (325),
9 январи соли 2019

► E-mail: hamrozi-khalq@mail.ru • www.hhdtkhatlon.tj

НАШРИЯИ КУМИТАИ ИҶРОИЯИ ҲИЗБИ ХАЛҚИИ ДЕМОКРАТИИ ТОҶИКИСТОН ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН

2019 – СОЛИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ МАСЪУЛИЯТИ ШАҲРВАНДӢ БАРОИ СОХТОРҲОИ ҲИЗБИИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН



Санаи 02.01.2019 дар шаҳри Бохтар Маҷлиси васеи Раёсати Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон таҳти раёсати Раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон Раҳмонзода Абдулло Курбоналӣ ва узви Кумитаи Иҷроияи Марказӣ ва вилоятии хизб Хидирзода Махфират Умар баргузор гардид. Инчунин, дар кори маҷлис раисони кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар шаҳру навоҳии вилоят ва муовинонашон иштирок намуданд.

Дар рафти маҷлис аз фаъолияти Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон дар соли 2018 натиҷагирӣ карда шуда, масъалаҳои дигар вобаста ба вазифаҳои аввалиндараҷаи ташкилотҳои Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон ва шаҳру ноҳияҳои он дар самти шарҳу тавзеҳ ва татбиқи Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 декабри соли 2018, тасдиқи бучча ва воҳидҳои кории Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон барои соли 2019, тасдиқи нақшаи кории Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон барои соли 2019 ва даъвати Маҷлиси васеи Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии

Демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон баррасӣ ва вобаста ба онҳо қарорҳои дахлдор қабул карда шуд.

Нахуст, раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон Раҳмонзода Абдулло Курбоналӣ ба суҳан баромада, дар бораи натиҷаҳои фаъолияти Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон дар соли 2018 ҳисобот дод. Ҳамчунин, мавсуф вобаста ба амалӣ намудани самтҳои афзалиятноки фаъолияти хизбӣ дар маҳал ва ташкилоту муассисаҳо, мустақкам намудани робита бо ташкилотҳои ибтидоии хизбӣ, афзоиши молиёт, пардохти ҳаққи аъзоӣ ба Кумитаи иҷроияи вилоятӣ, интизоми молиявӣ ва дохилихизбӣ, тақвият бахшидани қорҳои тарғиботӣ ва истифода аз усулҳои муосири тағлиғот, роҳу равиши истифодаи босамар аз васоити ахбори оммаи ҷопиву электронӣ, хусусан шабакаҳои иҷтимоӣ ҷиҳати солим нигоҳ доштани мафкураи сиёсии ҷомеа, таъмин намудани оммавият ва сифати баланди ҷорабиниҳо, насби ғушаҳои хизбӣ ва шиору овезаҳо, иҷроии обуна ба нашрияҳои хизбии “Минбари халқ” ва “Ҳамрози халқ” барои соли 2019 тибқи қадвали тақсимоти суҳанронӣ намуд.

Раҳмонзода Абдулло Курбоналӣ иброз дошт, ки Соли рушди сайёҳӣ ва

хунароҳои мардумӣ эълон гардидани соли 2018 ба дарки аҳамияти самтҳои мазкур дар ҳаёти иҷтимоиву иқтисодии мардум тақони ҷиддӣ бахшид. Вале тавре Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми имсолаи худ зикр карданд, барои расидан ба ҳадафҳои пешбинишуда як сол басанда нест ва барои рушди инфрасохтори соҳа дар ҳамаи минтақаҳои кишвар бояд тадбирҳои иловагӣ андешида шаванд. Бо назардошти ин Пешвои миллат иброз доштанд, ки: “Бо мақсади вусъат бахшидан ба ҳалли масъалаҳои зикршуда ва бо дарназардошти зарурати инкишофи инфрасохтори дехот пешниҳод менамоям, ки солҳои 2019-2021 “Солҳои рушди дехот, сайёҳӣ ва хунароҳои мардумӣ” эълон карда шаванд”. Мақсади асосии ин пешниҳод пеш аз ҳама ҳалли масоили иҷтимоии ҷомеа, хусусан сокинони дехот муаррифӣ шуд. Ҳамзамон Пешвои миллат дар Паёми худ саноатикунонии босуръати кишварро ҳадафи ҷоруми стратегӣ муаррифӣ намуданд.

Лозим ба таъкид аст, ки барои дар сатҳу сифати баланд иҷро намудани дастури супоришҳои Пешвои миллат аз ҳар яки мо сокинони шарафманди кишвар, аз ҷумла сокинони вилояти Хатлон масъулияти баланди шаҳрвандӣ тақозо мегардад. Ба ин хотир, ҷиҳати боз ҳам густариши иртибот бо мардум ва ҷалби оммаи васеи сокинон дар амалӣ намудани ҳадафу мақсадҳо ва қору пайкори созандаи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон, инчунин, татбиқи ҳадафу вазифаҳои дар ростии Солҳои 2019-2021 эълон гардидани Солҳои рушди дехот, сайёҳӣ ва хунароҳои мардумӣ ва ба ҳамаи василаи саҳм гузоштан дар тақдирӣ сазовори ҷашни 30- солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2019 барои ташкилотҳои хизбии вилояти Хатлон “Соли баланд бардоштани масъулияти шаҳрвандӣ” эълон карда шуд.


Дар зимн қайд гардид, ки Аксияи тарғиботӣ-амалии Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон

дар вилояти Хатлон таҳти унвони “Якҷоя ҳал мекунем!”, ки аз нимсолаи дуҷуми соли 2018 оғоз гардида буд, ба ҳадафҳои созандаи Пешвои миллат ва Роҳбарияти Олии ҲХДТ мувофиқ буда, татбиқи он то соли 2021 идома дода шавад, то аз ин роҳ саҳми бештари мардумро ҷиҳати ободонӣ ва рушди дехот таъмин созем.

Дар рафти музокира раисони Кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Ховалинг Халилов Сафар, Носири Хусрав Алиева Сурайё ва Муъминобод Мирзобаротов Салоҳиддин суҳанронӣ намуданд.

Дар зимн, узви Кумитаи Иҷроияи Марказӣ ва вилоятии ҲХДТ, муовини раиси вилояти Хатлон Хидирзода Махфират Умар ба суҳан баромада, дастовардҳои Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлонро дар соли 2018 хеле баланд арзёбӣ намуд. Тавре иброз дошт, Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон соли 2018 бисёр қорҳоро анҷом дод, ки ҷунин ташаббусқорҳои ҷӣ дар самти тарғиботиву идеологӣ ва ҷӣ дар самти ташкилӣ на танҳо дар сатҳи вилоят, балки дар сатҳи Ҷумҳурий барои аввалин бор сурат гирифтаанд. Ҳамзамон, дар партави Паёми Пешвои миллат соли 2019-ро барои сохторҳои хизбии вилояти Хатлон Соли баланд бардоштани масъулияти шаҳрвандӣ эълон кардани Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон низ идомаи мантиқии ҳамаи ташаббусқорҳои ҷӣ. Бо назардошти ин, мавсуф фаъолияти Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлонро дар соли 2018 қаноатбахш до-ниста, ба хизбиён дар соли 2019 барқору қомебӣ таманно намуд.

Дар охир, раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон ба роҳбарони сохторҳои хизбии вилоят вобаста ба татбиқи ҳадафҳои дарпешгузошташуда дар соли 2019 дастури супоришҳои мушаххас дода, қори маҷлисро қамъбаст намуд.



**ВАЗИФАҲО ВОБАСТА БА ТАТБИҚИ
ПАЁМИ ПРЕЗИДЕНТИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН** 2



**ХУНАР БА
ЗИНДАГӢ ЗЕБОЙ
МЕБАХШАД** 4



**ҲИЗБИЁН ҚОРҲОИ ТАРБИЯВИЮ
МАЪРИФАТИРО ВУСЪАТ
БАХШИДАНД** 5



**НАТИҶАҲОИ ФАЪОЛИЯТИ КУМИТАИ
ИҶРОИЯИ ҲХДТ ДАР ВИЛОЯТИ
ХАТЛОН ДАР СОЛИ 2018** 6



**СОЛИ РУШДИ САЙӢҲӢ ВА ХУНАРҲОИ
МАРДУМӢ ВА СОЛИ ТАҚВИЯТИ РОБИТА БО
МАҲАЛ ДАР САТҲИ БАЛАНДИ ФАРҲАНГИВУ
СИЁСӢ ҚАМЪБАСТ ГАРДИД** 8

ВАЗИФАҲОИ СОХТОРҲОИ ҲХДТ ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН ДАР МАВРИДИ ШАРҲУ ТАВЗЕҲИ НУКТАҲОИ ПАЁМИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН МУҲТАРАМ ЭМОМАЛӢ РАҲМОН БА МАҶЛИСИ ОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН АЗ 26.12.2018 БО МАҚСАДИ САФАРБАР НАМУДАНИ СОКИНОН БАҲРИ ТАТБИҚИ АМАЛИИ ОН



Абдулло РАҲМОНЗОДА,
раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ
дар вилояти Хатлон

Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои сокинони кишвар баёни воқияти Тоҷикистон дар гузаштаву таҳлили авзон ҳозира ва маҷмӯи вазифа ва дастуру ҳидоятҳои созанда барои рушди босубот дар оянда аст.

Ба андешаи мо мақсади ироаи Паём аз он иборат аст, ки ҳар сокини ин кишвар вазифаи худро аз он дар роҳи давлатсозии ватандорӣ ба таври амику дақиқ муайян ва дар амал татбиқ созад. Агар дурусттар ба моҳият ва мантиқи Паёми Пешвои миллат аҳамият диҳем, дар он роҳҳои тамоми мушкilotи на фақат ҷамъият, балки ҳар фард дар алоҳидагӣ нишон дода шудааст. Масалан, агар имрӯз бекорӣ, надоштани шугли доимӣ ва монанди ин ба проблемаи асосии як киширо ҷомеа мубаддал гашта бошад, пас метавон онро низ тибқи нишондодҳои Паём ҳаллу фасл намуд. Дар ин росто, вазифаи мақомоти давлатӣ, ба хусус ниҳодҳои ҷомеаи шахравандӣ, аз он ҷумла ниҳодҳои ҲХДТ аз он иборат аст, ки на фақат бандҳои Паёми Пешвои миллатро бояд шарҳу тавзеҳ диҳем, балки дар мафкураи ҳар сокин ин фаҳмишро тақмил намоем, ки аз Паём вазифаи солони худро дарёфт ва онро ҳамчун масъулияти шахраванди амалӣ намоёнд. Яъне аҳли маориф дар самти рушди илм, сифати таълим ..., табиб дар самти сиҳати омма..., мардум дар самти иҷрои қонунҳои миллӣ, тарбияи фарзандон..., ҳатто бекор бояд ҷиҳати ёфтан ва офаридани ҷойи қор, масалан, дар заминаи хунаҳои мардумӣ саъю талош кунад.

Ҷойи зикр аст, ки сохторҳои ҲХДТ дар вилояти Хатлон соли 2018 дар самти тарғиб ва татбиқи Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси муаззами ҲХДТ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қорҳои муайянеро ба анҷом расонид, аввалин бор дар даврони соҳибистиклолӣ дар ин росто самтҳои афзалиятноки фаъолияти хизбиру мушаххас қарда, дар ҳамаи деҳаву маҳаллаҳо ба таври фарогир сокинонро ба саҳм гузоштан дар татбиқи амалии нуктаҳои асосии Паём сафарбар намуданд. Ин татбиру иқдомҳо аҳамияти баланди ҳидоятҳои Пешвои миллатро дар самти наздик будани сохторҳои хизбӣ бо халқ амалан собит қард. Дар ин самт аз ҷониби сохторҳои хизбии вилояти Хатлон дигар иқдомҳои шоиста низ рӯи даст гирифта шуданд, ки муқтавои онҳо дар ҳисоботҳои солони ва васоити аҳбори оммаи хизбӣ ба тафсил зикр қардиданд.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси муаззами ҲХДТ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон санаи 26.12.2018 дар Паёми худ ба Маҷлиси Олӣ ва аҳли ҷомеа нахуст вобаста ба дастовардҳои дохилу хориҷӣ ибрози назар намуда, соли 2018-ро соли воқеан таърихӣ унвон намуд.

Зеро дар самти сиёсати хориҷӣ воқеан ҳам соли 2018 бо оғози расмӣ татбиқи ташаббуси ҷаҳонӣ Тоҷикистон дар самти об, ба сатҳи шарикӣ стратегӣ боло бурдани муносибатҳои Тоҷикистону Ёзбекистон, дар самти сиёсати дохилӣ - ба истифода дода шудани агрегати якуми НБО “Роғун”, пурра татбиқ ёфтани ҳадафи дуҷуми стратегӣ кишвар, яъне аз пурра бунбасти коммуникатсионӣ баромадани Тоҷикистон ва дигар дастовардҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ба соли таърихӣ дар ҳаёти кишвар табиқ ёфт.

Ҳамзамон, Пешвои миллат дар назди вакилони халқ, Ҳукумат ва фаёлоҳои ҷомеа ҷиҳати тақвияти дастовардҳои соли гузашта як қатор вазифаҳои муҳимро гузоштааст, ки мо сохторҳои хизбӣ метавонем, дар иҷрои аксари ин дастурҳо саҳми бориз гузорем, аз ҷумла вобаста ба вазифаҳои зерин:

1. Мусоидат дар ҳифзи амнияти озуқаворӣ ва рушди коммуникатсияи кишвар аз роҳи сафарбар намудани аҳли ҷомеа ба хоҷагидорию кишоварзӣ ва бунёди роҳҳои маҳаллӣ;

2. Саҳм гузоштан дар рушди устувори иқтисодӣ ва баланд қардидани сатҳи некӯаҳволии мардум тавассути таъмини татбиқи пурраи қонунҳои миллӣ;

3. Бурдани қорҳои тарғиботиву ташвиқотӣ дар самти тавсеаи имкониятҳои истеҳсоли мамлакат ва беҳтар қардани фазаи сармоягузорӣ;

4. Мусоидат дар тақвияти нерӯи инсонӣ ҷиҳати расидан ба ҳадафҳои миллӣу давлатӣ;

5. Тарғиби афзалиятҳои соҳибқорӣ бо мақсади инкишофи баҳши хусусӣ ва беҳбуд бахшидан ба вазъи бозори меҳнат ва ғайра.

Ҳамзамон, дар паёми Пешвои миллат масъалаҳо дар доираи 15 самту соҳаҳои муҳимми ҷомеа – молия, саноат, иқтисод, энергетика, нақлиёту коммуникатсия, кишоварзӣ, экология, сайёҳӣ ва рушди деҳот, маориф, тандурустӣ, фарҳанг, занону ҷавонон, ҳукуку волоияти қонун, амнияти миллӣ ва сиёсати хориҷӣ таҳлил ва дар доираи онҳо вазифаҳо барои соли 2019 мушаххас қардиданд.

Дар Паём ба самти рушди молия диққати аввалиндарача дода шуда, дар муҳокимаи масъалаи мазкур паёмадҳои иқтисодиву иҷтимоии раванди тағйир ёфтани муносибатҳои иқтисодии байналмиллалӣ, вазъи бозорҳои молиявӣ, низоҳои тичоратӣ, муътадил нигоҳ доштани нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодӣ, таъмин намудани фаъолияти босуботи низоми бонкӣ ва боз ҳам беҳтар қардонидани фазаи сармоягузорӣ баррасӣ қардиданд.

Вобаста ба ин, вазифаи сохторҳои хизбӣ ва аҳли ҷомеа ҷунин муайян қарда мешаванд:

• Ҳангоми суҳбату вохӯриҳо дар маҳал ба дарки ҷомеа расонидани аҳамияти супоридани андоз ва дигар пардохтҳои давлатӣ;

• Зимни суҳбату вохӯриҳо дар ташкилоту муассисаҳо тарғиби истифодаи босамар аз воситаҳои хизматӣ ва сарфакорона харч қардани маблағҳои бучет;

• Ба дарки соҳибқорон расонидани аҳамияти сармоягузорӣ дар лоиҳаҳои хурду бузурги тичоратии сатҳи маҳал;

• Фаҳмонидани моҳияти истифода аз хизматрасонии бонкӣ, гузоштани пасандозҳо ва истифода аз қарзҳои имтиёзнок;

• Ба ҷомеа фаҳмонидани ин нукта, ки қорҳои пулӣ танҳо воситаи пулнақдқунӣ набуда, аз онҳо ҳамчун як воситаи мақсаднок ва сарфакорона истифода бурдани пул мутобиқ ба эҳтиёт истифода баранд, то ба мувозинати хизматрасонии бонкҳо низ таъсири манфӣ нарасад ва ғайра.

Пешвои миллат дар Паёми имсола саноатикунони кишварро ҳадафи қоруми миллӣ эълон намуда, таъкид намуданд, ки то соли 2030 ҳиссаи соҳаи саноат дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба 22% расонида шавад. Дар ин муддат амалишавии нақшаи гузариши кишвар аз шакли аграрӣ ба индустриалӣ – аграрӣ пешбинӣ қардиданд. Ҳамзамон, бо дастури Пешвои миллат

ҷиҳати дастгирии минбаъдаи соҳибқорон дар кишварамон “300 рӯзи ислохот онд ба дастгирии соҳибқорӣ ва беҳтар намудани фазаи сармоягузорӣ” амалӣ қарда мешавад. Ин татбиқҳо дар дарозмуддат боиси рушди иқтисоди миллӣ қардид, Тоҷикистонро аз кишвари рӯ ба рушд ба марҳилаи нави таракқиёт ворид месозад. Дар ин самт сохторҳои хизбӣ ва аҳли ҷомеа вазифадоранд, ки:

• Таваҷҷуҳи соҳибқоронро ба рақобатпазир сохтани молҳои истеҳсолӣ ва ба талаботи бозори ҷаҳонӣ мувофиқ қардани онҳо қалб сохта, аҳамияти зиёд қардани содирот ва кам қардани воридотро дар пешрафти иқтисод ва баланд гаштани сатҳи некӯаҳволии ҷомеа ба таври дахлдор фаҳмонанд;

• Соҳибқоронро ба моҳияти “Стратегияи миллии рушди иқтисоди Тоҷикистон барои даврони то соли 2030” ва “Барномаи миёнамуҳлати рушди Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020” ба таври лозимӣ шинос қарда, саҳми онҳоро дар таҳия ва амалисозии лоиҳаҳои иқтисодӣ фаҳмонанд;

• Бо шарҳу тавзеҳи имтиёзҳои дар Паём пешбинишуда дар самти иқтисод ва саноат, мардумро ба амалисозии лоиҳаҳои гуногун ва ворид намудани технологияи муосир ҳавасманд созанд;

• Дар заминаи рушди иқтисодиёти кишвар зиёд шудани музди меҳнати қормандони соҳаҳои алоҳида, стипендия ва ҳадди ақалу ҳадди ниҳони нафақаро бо қалби мутахассисони молияшинос, дар байни мардум шарҳ дода, дар ин замина аҳамияти масъулияти шахравандиро дар супоридани андоз ва иҷрои дигар уҳдадорҳои давлатӣ фаҳмонанд;

• Соҳибқоронро бо назардошти фаҳмонидани имтиёзҳои пешбинӣ қардидани дар бунёди қорхонаҳои саноатӣ ҳавасманд намоёнд;

• Дар ҳама қорҳои мақомоти дахлдор ҷиҳати фароҳам овардани фазаи мусоид барои соҳибқорӣ, ташкили ҷойҳои нави қорӣ ва фаёл қардонидани сармоягузории хориҷӣ мусоидат намоёнд;

• Ҳама қорҳои қаноти ҷавонони хизб – ТҶЧ “Созандагони Ватан”-ро бо қорхонаҳои саноатӣ дар самти омода намудани кадрҳо бо ихтисосҳои техникаву технология ба роҳ монанд ва ғайра.

Расидан ба Истиклолияти комили энергетикӣ ҳамчун ҳадафи муҳимми стратегӣ пайваستا дар мадди назари Пешвои миллат қарор дошта, тавре дар Паём зикр қардид, дар 10 соли охири иқтисодии истеҳсоли низоми энергетикӣ кишвар дар ҳаҷми 120 мегаватт зиёд қарда шуд ва беш аз 1300 километр хатҳои интиқоли барқи баландшиддат сохта ба истифода дода шуданд. Ҳамзамон, доир ба аҳамияти сохтмони НБО “Роғун”, нақши он дар дароз шудани умри НБО “Норак”, то 4 миллиард қилват/соат афзудани тавоноии нерӯгоҳҳои амалқунандаи масири дарёи Вахш ва лоиҳаи минтақавӣ КАСА-1000 андешаҳои таҳлилӣ пешниҳод қарда шуд. Дар зимн мебошад ёдовар шуд, ки сохторҳои хизбӣ ва аҳли ҷомеаро зарур аст дар ин росто саҳми арзандаи худро гузошта, қорҳои зеринро ба анҷом расонанд:

• Дар самти баланд бардоштани маърифати ҷомеа, вобаста ба оқилона ва сарфаву сарриштакорона истифода бурдани нерӯи барқ ва саривақт супоридани ҳаққи хизмати он аз роҳи бурдани тарғиботи фаёл саҳм гузоранд;

• Аз роҳи тарғибу ташвиқи созанда ба раванди гузариш ба ҳисобқунақҳои муосир ва шакли электронии пардохтҳои ҳаққи хизмати барқ суръати тоза бахшанд;

• Қушиҳои давлату ҳукуматро дар мавриди расидан ба истиклолияти энергетикӣ (сохтани нерӯгоҳҳои барқии нав ва таҷдиду навсозии нерӯгоҳҳои мавҷуда бо назардошти маблағҳои дар ин самт қудушуда) ба мардум шарҳ диҳанд;

• Ҷавононро барои қор дар сохтмони асп – НБО “Роғун” ҳавасманд сохта, бартарияти онро нисбати қор дар муҳоҷирати меҳнатӣ

фаҳмонанд;

• Моҳияти аз лиҳозӣ экологӣ тоза будани барқи Тоҷикистон ва нақши он дар рушди “иқтисоди сабз”-ро тавассути ВАО васеъ тарғиб намоёнд ва ғайра.

Дигар масъалае, ки дар Паёми Пешвои миллат баён қардид, ин масъалаи нақлиёт ва коммуникатсия буд. Тавре зикр қардид: “Дар шароити Тоҷикистон, ки 93 ғоизи қаламрави он аз қўҳҳо иборат аст, соҳаҳои нақлиёту коммуникатсия барои таъмин намудани рушди иҷтимоиву иқтисодӣ аҳамияти бузург доранд”. Ҳамзамон қайд қардид, ки дар солҳои соҳибистиклолӣ 2100 км роҳҳои мошинқарди қорон аҳамияти байналмиллалӣ ва 1000 км роҳҳои мошинқарди дохилӣ, ҳамчунин, нақбу пулу роҳҳои оҳан таҷдиду азнавсозӣ шуданд. Дар ин самт 7 вазифаи Ҳукумати кишвар мушаххас ва муайян қарда шуд, ҷомеа бояд аз моҳияти онҳо оғош бошад:

1. Тавсеаи минбаъдаи шабакаи қоронҳои нақлиётӣ ва тақвияти инфрасохтори нақлиётӣ;

2. Баромадан ба бандарҳои баҳрӣ;

3. Бунёди терминалҳои наздисарҳадӣ ва марказҳои логистикӣ;

4. Навсозии заминаҳои моддиву техникаӣ;

5. Таҷдиди паркҳои нақлиётӣ;

6. Афзоиши ҳама қилли молу маҳсулот;

7. Ба масири транзити ҳавой табиқ додани кишвар.

Дар ин самт вазифаҳои сохторҳои хизбӣ якҷоя бо аҳли ҷомеа аз он иборатанд, ки:

• Дар татбиқи вазифаҳои дар боло зикршуда аҳли ҷомеаро сафарбар намоёнд;

• Ба соҳибқорони истифода аз роҳҳои гузаргоҳҳои сарҳадӣ бо Қин, Афғонистон, Қирғизистон ва Ёзбекистон ҷиҳати рушди соҳибқорӣ тавсияву тарғиб намоёнд;

• Моҳияти стратегӣ коммуникатсия, махсусан, сохтмони роҳу нақб ва пулқорон дар пешрафти иқтисоди миллӣ, ба таври васеъ шарҳу тавзеҳ диҳанд;

• Дастовардҳои Тоҷикистонро ҷиҳати баромадан аз бунбасти коммуникатсионӣ ва раванди иҷроиши татбиқҳо дар самти таъмиру азнавсозии роҳҳои кишвар тарғиб намоёнд ва ғайра.

Дар Паёми наватии худ Пешвои миллат рушди соҳаи кишоварзиро масъалаи ҳаётан муҳим арзёбӣ намуда қайд қарданд, ки “Ҳадафи стратегӣ дигар, ки ба таъсири ҷойҳои қорӣ ва афзун қардонидани иқтисодии содиротии кишвар таъсири бевоқита ме-расонад, ҳифзи амнияти озуқаворӣ тавассути рушди соҳаи кишоварзӣ мебошад”. Ҳамзамон, дар рафти Паём зикр қардид, ки танҳо 10-12%-и нахи пахта дар дохили кишвар қорқард шуда, содирот дар соли 2018 нисбат ба соли 2017 ду қоробар афзудааст. Бо назардошти ин Пешвои миллат супориш доданд, ки соли 2019 қгон қилограм пахта бе қорқард ҳамчун ашёи хом содир нашавад. Ҳамзамон, Пешвои миллат ба масъалаи азхудқунии заминҳои нави қорам ва бо назардошти афзоиши шумораи аҳоли таъмин намудани мардум бо маводи ғизоӣ дастуру супоришҳои мушаххас доданд. Дар ин росто вазифаи сохторҳои хизбӣ ва аҳли ҷомеа аз он иборат аст, ки:

• Ҷиҳати рушди соҳаи кишоварзӣ бо назардошти имтиёзҳои давлатӣ дар ин самт миёни мардум қорҳои фаҳмондақилӣ қарданд;

• Деҳқононро ба истифодаи самараноки обу замин, зиёд намудани майқони боғу тоқзор ва дар қоробари таъмини бозори дохилӣ ба меваҳои аз ҷиҳати экологӣ тоза, инчунин ба хориҷи кишвар содир намудани маҳсули заҳмати худ аз роҳи тарғиботи солим ҳавасманд намоёнд;

• Ба соҳибқорони истеҳсолӣ аҳамияти молиявӣ ва баланд будани сатҳи қаромадноқӣ аз қорқард ва баъдан ба фуруш қаровардани нахи пахтаро нибат ба ашёи хоми он бо қалби мутахассисони соҳа фаҳмонанд;

• Мардумро тариқи ҳашар ва бо таъмин намудани техникаи ёрирасон ба тоза наму-дани қўю заҳборҳои назди заминҳои қорам

(Идома дар саҳифаи 3)

(Идома аз саҳифаи 2)

сафарбар намоянд;

•Раванди сохтани гармхонаҳо ва аҳамияти он ҷиҳати ба бозор баровардани маҳсулоти барвақтиро ба деҳқонон фаҳмонида, бо ҷалби мутахассисон ҷанбаҳои даромаднокӣ аз онро тарғиб намоянд ва ғайра.

Аз масъалаҳои дигари ҳаётан муҳим, ки дар Паём зикраш рафт ин масъалаи обу экология буд. Пешвои миллат аз он изҳори нигаронӣ намуд, ки: “Бо вучуди он ки Тоҷикистон дорои захираҳои бузурги об мебошад, таъминоти аҳолии деҳоти кишвар бо оби босифати ошомиданӣ беҳбудии ҷидди ро талаб менамояд”. Ҳамзамон, Пешвои миллат вобаста ба тағйироти глобалии иқлим, ба вазъи ташвишовари экологӣ гирифтӣ шудани минтақаҳои алоҳида ва омодагии Тоҷикистон ба таъмини кишварҳои минтақа ба оби нӯшокӣ аз лиҳози экологӣ тоза изҳори назар намуд. Бо назардошти мушкилот ва имкониятҳои, ки Пешвои миллат дар ин самт зикр намуданд, сохторҳои ҷизбӣ ва аҳли ҷомеа вазифадоранд, ки:

•Амалишавии ташаббусҳои созандаи Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сатҳи байналмилалӣ ва ҳамзамон ташкили ҷорабиниҳо ба огози расмии Даҳсолаи байналмилалӣ амал “Об барои рушди устувор, 2018-2028”-ро тарғиб карда, минбаъд низ дар амалисозии ҳадафҳои олии дар ин самт пешбинишуда ҷаҳду талош намоянд;

•Мардумро бо назардошти урфу одатҳои миллий ба эҳтироми об ташвиқ карда, расидан ба қадри ин неъматӣ бебаҳоро ба масъалаи эмониву вичдонӣ табдил диҳанд;

•Ба сокинон моҳияти пардохти ҳаққи хизмати истифода аз обро ҷиҳати бунёди инфрасохтори нави обкашӣ ва таъмини дигар сокинони кишвар бо оби ошомиданӣ фаҳмонанд;

•Назари хайрхоҳонаи Тоҷикистонро ҳамчун молики захираҳои бузурги об ҷиҳати таъмини кишварҳои минтақа бо оби ошомиданӣ тавассути ВАО васеъ тарғиб намоянд;

•Корҳои хайру саҳои мардум, хусусан хароҷоти ғайрикунунӣ, ки дар рафти маърақаҳои азодорӣ ташкил мекунам ба самти кашаи баровардани хатҳои оби нӯшокӣ ва дигар қорҳои созандагӣ дар маҳал сафарбар намоянд ва ғайра.

Дар идомаи Паём зикр гардид, ки Соли рушди сайёҳӣ ва хунаҳои мардумӣ эълон гардидани соли 2018 ба дарки аҳамияти самтҳои мазкур дар ҳаёти иҷтимоиву иқтисодии мардум тақони ҷиддӣ бахшида, шумораи сайёҳоне, ки соли 2018 ба Тоҷикистон омаданд, нисбат ба соли 2017 дуҷумм баробар афзуд, вале барои расидан ба ҳадафҳои пешбинишуда як сол басанда нест ва барои рушди инфрасохтори соҳа дар ҳамаи минтақаҳои кишвар бояд тадбирҳои иловагӣ андешида шаванд. Бо назардошти ин Пешвои миллат иброз доштанд, ки: “Бо мақсади вусъат бахшидан ба ҳалли масъалаҳои зикршуда ва бо дарназардошти зарурати инкишофи инфрасохтори деҳот пешниҳод менамоям, ки солҳои 2019-2021 “Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва хунаҳои мардумӣ” эълон карда шаванд”. Мақсади асосии ин пешниҳод пеш аз ҳама ҳалли маъсоили иҷтимоии ҷомеа, хусусан сокинони деҳот муаррифӣ шуд.

Дар ин радиф вазифаҳои сохторҳои ҷизбӣ ва аҳли ҷомеа аз ҷунин бандҳо иборатанд:

•Дар рушди деҳот тавассути вусъат бахшидани аксияи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон таҳти унвони “Якҷоя ҳал мекунем!” мусоидат намоянд;

•Қорҳои хайру саҳои сокинон ба ободонии маҳал ва тақмил додани инфрасохтори иҷтимоиву сайёҳӣ, пеш аз ҳама инфрасохтори соҳаҳои маорифу тандурустӣ сафарбар намоянд;

•Дар таъсиси ҷойҳои нави қорӣ аз роҳи сафарбар кардани сокинон ба бунёди муассисаҳои хизматрасонӣ (аз қабилӣ сартарошхона, ҳаммом, дуқонҳои хунаҳои мардумӣ, марказҳои омӯзиши хунаҳои мардумӣ...) мусоидат намоянд;

•Бунёду тақдиди роҳҳои маҳаллӣ аз роҳи ҳашар ва ҷалби соҳибқорону шахсони саховатпеша ба роҳ монанд;


•Аҳли ҷомеаро ба саҳмгузори дар руш-

ди сайёҳӣ ва хунаҳои мардумӣ бо инобати шарҳи мушаххаси имтиёзҳои давлатӣ (андозу пардохтҳо, лоиҳаву грантҳои давлатӣ ва даромадҳое, ки аз ин ҳисоб ба даст овардан мумкин аст) ташвиқ намоянд;

•Аз тариқи шабақаҳои иҷтимоӣ ва дигар васоити ахбори омма табиати биҳиштосои Тоҷикистон, маконҳои таърихӣ (бо назардошти дастовардҳои донишмандони бостоншинос ва кофтуковҳои археологӣ, ҳамҷунин қиссаву ривоятҳои вобаста ба он) ва имкониятҳои дигари мавҷударо ҷиҳати рушди саёҳати дохиливу хориҷӣ тарғиб намоянд;

•Аҳолиро ҷиҳати дар ҳона истеҳсол намудани молҳои ниёзи мардум ва рушди хунаҳои мардумӣ ва аз ин роҳ таъсиси ҷойҳои нави қорӣ ҳавасманд намоянд;

•Барои муаррифии бештари дастовардҳо дар самти сайёҳӣ ва хунаҳои мардумӣ аксия ва дигар ҷорабиниҳои оммавӣ доир намуда, ба ҷомеа фаҳмонанд, ки сайёҳӣ ва хунаҳои мардумӣ яке аз соҳаҳои даромаднок ва манбаи ҷойҳои қорӣ мебошад;



•Бо ҷалби аҳли ҷомеа дар тозагиву покизагии ҷойҳои таърихӣ ва мавзёҳои наздик ба он мусоидат намоянд;

•Бо ҷавонон дар мавриди риояи рафтору муносибатҳои дурусти муошират бо шахравандони хориҷӣ қорҳои фаҳмондадихӣ доир намоянд ва ғайра.

Аз дигар самтҳои муҳими ҳаёти ҷомеа, ки дар паём зикр гардид, рушди соҳаҳои маорифу тандурустӣ буд. Тавре Пешвои миллат зикр намуданд, давлату Ҳукумати Тоҷикистон пайваста ба соҳаҳои маорифу тандурустӣ эътиборӣ ҷиддӣ дода, бештари маблағҳои буча ба рушди ин соҳаҳо нигаронида мешаванд. Ҳамзамон, Пешвои миллат таъкид намуданд, ки ба бунёди муассисаҳои таҳсилоти томақтабӣ аҳамияти ҷиддӣ дода шуда, дар тамоми муассисаҳои таҳсилотии кишвар ба масъалаи кадрҳои соҳибқасби омӯзгорӣ ва баланд бардоштани сатҳи сифати таҳсилот аҳамияти аввалиндараҷа дода шаванд. Вобаста ба соҳаи тандурустӣ бошад, Пешвои миллат аз паст будани сатҳи сифати хизматрасонӣ ва муоширати табиибон, инҷунин камбудии вобаста ба масъалаи расонидани кӯмаки аввалияи тиббӣ изҳори нигаронӣ карда, ба масъулон ҷиҳати ислоҳи ҳар ҷи зудтари вазъ дастуру супоришҳои мушаххас дод. Вобаста ба ин масъала сохторҳои ҷизбӣ вазифадоранд, ки:

•Ҷавонону наврасонро ба илмомӯзӣ тарғиб карда, ҷиҳати бедор кардани тафаккури эҷодии онҳо ва ихтирооту навоариҳо ҷорабиниҳои илмӣ-маърифатӣ доир намоянд;

•Ҷомеаро ба ташкили шаронти мусоид барои таълиму тарбияи фарзанд дар ҳона ва баланд бардоштани маърифати хонаводагӣ дар муомила муносибат ва рафтору гуфтору сафарбар созанд;

•Вобаста ба интиҳоби касби наврасону ҷавонон ва тақвият бахшидани омӯзиш мувофиқ ба касби интиҳобкардашон ҷорабиниҳои маърифатӣ-зеҳнӣ ташкил кунанд;

•Эҳсоси рақобати илмиву эҷодӣ ва навовариро дар ҷомеа бо назардошти рушди илму технология дар самту соҳаҳои алоҳида бедор карда, ташаббусҳои созандаро дастгирӣ намоянд;

•Тавассути гурӯҳҳои вақилии ҷизбӣ дар

маҷлисҳои маҳаллии вақилони халқ сатҳи таълиму тарбияро дар муассисаҳои таълимӣ мавриди назорати доимӣ қарор диҳанд;

•Ба дарки падару модарон расонанд, ки ба таври инфиродӣ сифати таълиму тарбияи фарзандаш ва сатҳи дониши сатҳи сифати дарси омӯзгоронро зерӣ назорат гиранд ва ғайра.

Масъалаи дигаре, ки дар Паёми Пешвои миллат зикр гардид, ин рушди фарҳанги миллий дар солҳои соҳибистиклолӣ буд. Тавре Пешвои миллат қайд намуданд: “Мо дар замони соҳибистиклолӣ ба рушди соҳаи фарҳанг ҳамчун таҷассумгари симони маънавии халқ, муттаҳидсозандаи нерӯҳои зеҳнӣ, баёнгари таърихи гузаштаву муосир, оӣну анъана, дигар муқаддасоти миллий ва ташаккулдиҳандаи одоби ахлоқӣ ҳамида эътибори доимӣ медиҳем”. Нуктаи муҳимме, ки дар ин самт Пешвои миллат баён доштанд, ин ба феҳристи моддӣву ғайримоддӣ ЮНЕСКО ворид гардидани як қатор иншоот ва дастовардҳои таърихӣ фарҳангиамон, аз ҷумла Чакан ва соли 2020 ҷашн гирифта-



ни 5500 солагии шаҳри қадимаи Саразм буд. Дар ин росто сохторҳои ҲХДТ дар вилояти Хатлон вазифадоранд, ки:

•Бо назардошти иқдоми Пешвои миллат дар самти устувор сохтани мавқеи фарҳангии миллати тоҷик ва ба феҳристи умумиҷаҳонии ЮНЕСКО ворид намудани мусиқии Фалак, ёдгории Ҳулбук ва ҷашнҳои Меҳргону Сада ҷиҳати тарғиби таърихи ташаккул ва моҳияти маънавии ҷашну суннатҳои ниёгон ва нақши онҳо дар ташаккули фарҳанги умумиҷаҳонӣ қорҳои зарурӣ андешиданд;

•Ҷомеаро дар роҳи амалӣ гардидани вазифаҳои муайяншудаи фарҳанги миллий дар марҳилаи муосир сафарбар намоянд;

•Бо тарғибу ташвиқи созанда ва нишон додани намунаи шахсӣ дар бехтар гардидани фаъолияти муассисаҳои таълимии санъату хунаро, осорхонаву китобхонаҳо, театрҳо ва марказҳои фарҳангӣ мусоидат намоянд;

•Тарбияи эҳсоси зебоипарастӣ ва дарки фарҳанги асилро дар замири аҳли ҷомеа ба роҳ андохта, ҷиҳати ҳар ҷи бештар сафарбар намудани мардум ба муассисаҳои фарҳангӣ талошу кӯшиш намоянд;

•Дар рушди фарҳанги миллий аз роҳи тарғиби амалии он дар миёни ҷомеа мусоидат кунанд;

•Ба хотири рушди фарҳангу хунаро маҳфилу нишастҳои фарҳангӣ доир намоянд ва монанди он.

Аз дигар масъалаҳои умдае, ки дар Паёми Пешвои миллат зикр гардид, ин мавқеи занону ҷавонон дар ҷомеа буд. Вобаста ба ин Пешвои миллат иброз доштанд, ки “Мо ба азму ирода ва масъулиятшиносии занон ҳамчун нерӯи бузурги ҷомеа эътимоди қомил дорем”. Ҳамзамон, нисбати ҷавонон бо қаноатмандӣ ҷунин иброз доштанд: “Мо ба ҷавонон эътимоди қомил дорем, дастгирӣ самимонаи онҳоро аз сиёсати пешгирӣфтаи давлату Ҳукумат қадрдонӣ мекунем ва нақши арзишмандашонро дар ҳамаи ҷанбаҳои ҳаёти кишвар эҳсос менамоем”. Дар ин росто Пешвои миллат як қатор масъалаҳои, ки ба дастгирӣ давлативу сиёсии ҷавонону занон марбут буд, мавриди баррасӣ қарор дода, ба мақомоти марбута дастуру тавсияҳои муфид дод. Вобаста ба ин, вазифаҳои сохторҳои ҷизбӣ аз он иборат

аст, ки:

•Дар татбиқи амалии сиёсати Пешвои миллат дар самти занону ҷавонон ҳамаҷониба мусоидат кунанд;

•Аз нерӯи созандаи занону ҷавонон дар татбиқи қонунҳои миллий, пойдориву устувории фарҳанги милливу забони давлатӣ ва пешгирӣ аз пайдоиши терроризму экстремизм васеъ истифода баранд;

•Дар рушди инфрасохтори варзишӣ мусоидат намуда, ҷавононро ба варзиш ва дигар қорҳои солимқадронӣ ҷалб созанд;

•Ҳисси баланди худшиносии ва худогоҳиву ватандӯстиро дар занону ҷавонон бештар намоянд ва ғайра

Қисмати ниҳони Паёми имсоларо хифзи амният ва тартиботи ҳуқуқӣ ташкил медиҳад, ки дар рафти он масъалаҳои риояи қонунгузори, баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии аҳоли, қанолати ҳамаҷонибаи адолати судӣ, хифзи сарҳади давлатӣ ва пешгирӣ аз хатарҳои терроризму экстремизм баррасӣ карда шуданд. Инҷунин, аз афзоиши ҷиноятҳои хусусияти коррупсионидошта изҳори нигаронӣ карда шуда, қайд гардид, ки: “Ба роҳ мондани муборизаи қатъӣ бо амалҳои коррупсионӣ шарти муҳими фароҳам овардани фазои ҳамдигарфаҳмӣ дар ҷомеа ва тақими эътимоди мардум нисбат ба сохтору мақомоти давлатӣ мебошад”.

Дар ин самт сохторҳои ҷизбӣ уҳдадоранд:

-Муборизаи мардумро бар зидди ҳама гуна зухуроти номатлуби хусусияти террористиву экстремистидошта ва падидаҳои иҷтимоии ба онҳо мусоидаткунанда, аз қабилӣ терроризму экстремизм, қадриши ғайриқонунӣ маводи муҳаддир, коррупсия ва ғайра тақвият бахшанд;

-Дар ҷомеа бо ташкили механизми дурусти қорбарӣ ҳисси нафрату муқовимат бар зидди амалҳои номатлубро ба вучуд оранд;

-Омилҳои зухур намудани коррупсияро мушаххас сохта, мавриди муҳокимаи умум қарор дода, маҳкум созанд ва дар амри фаро гирифтани мафкураи зиддикоррупсионӣ мусоидат кунанд;

-Саъю кӯшишро пеш аз ҳама ба хотири хифзи сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва Ваҳдати миллий дар кишвар сафарбар созанд;

-Дар ниҳоди ҷавонон ҳисси ватандӯстиро баланд, намуда, нақши онҳоро дар таъмини оромиву субот ва хифзи марзи давлатӣ тарғибу ташвиқ намоянд;

-Вазъияти мураккаби сиёсӣву иқтисодӣ ва иҷтимоии давлатҳои пешрафтаеро, ки замоне ба гирдобӣ таҳаввулоти геополитикӣ афтада, бо аз даст додани сулҳу субот ва амният ба ҷунин рӯзҳо расидаанд барои аҳли ҷомеа ҷотирнишон созанд;

-Дастовардҳои солҳои соҳибистиклолиро тарғиб намоянд ва ғайра.

Дар ҳулосаи Паёми худ Пешвои миллат масъулонро ба хизмати софдилона ба халқу Ватан даъват намуд: “Як масъалаи муҳимро ҳамашар дар хотир дошта бошем: тибқи Конститутсияи халқ сарчашмаи ҳокимияти давлатӣ мебошад, ғайне ҳокимият ба халқ тааллуқ дорад. Бинобар ин, ҳар яки мо — роҳбарони тамоми сохтору мақомоти давлатӣ ва қуллӣ хизматчиёни давлатӣ бояд ба халқ содиқона хизмат кунем, на халқ ба мо”.

Ҳамзамон, дар муқоҷиат ба халқи шарафманди Тоҷикистон иброз дошт, ки: “Мо бояд аз истиклолияту озодӣ ва соҳибватаниву соҳибдавлатӣ шукрона кунем, шукронаи Ватани соҳибхитӣро маҳбубамонро ба ҷо орем, онро сидқан дӯст дорем, ба давлати соҳибистиклоламон содиқ бошем, ҳамаи саъю талоши худро ба хотири пешрафтаву нерӯманд қадридони он ва дар арсаи байналмилалӣ боз ҳам баланд бардоштани нуфузу эътибори Тоҷикистони азизамон равона кунем”.

Мо қормандони масъули ғизбирро мебо- яд дар баробари тарғиби нуктаҳои асосии Паёми Пешвои миллат ҳамзамон дар самти татбиқи бандҳои дахлдори он саҳми арзанда гузошта, аз ин роҳ масъулияти худро дар роҳи иҷрои Барнома ва ҳадафҳои созандаи ҲХДТ таъмин кунем.

ДАР РОСТОИ СОЛИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ МАСЪУЛИЯТИ ШАҲРВАНДӢ

ТОЧИКОНРО БО УРҒУ ОДАТҲОИ НЕКУ СОЗАНДА ВА ХАЙРХОҶОНААШОН МЕШИНОСАНД



Бо ташаббуси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Чайхун дар деҳаи Ҳаёти нави ҷамоати деҳоти «Ваҳдати миллӣ»-и ноҳия чорабиниҳои тарғиботии хизбӣ бахшида ба Соли рушди сайёҳӣ ва хунароҳои мардумӣ бо иштироки вакили Маҷлиси вакилони халқи ноҳия Курбонов Сайдахмад суҳанронӣ намуда, қайд кард, ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси муаззами ҲХДТ мухтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз суҳанронихояшон иброз доштанд, ки «Миллате, ки ба анъанаҳои, урфу одатҳои аҷдодӣ ва оинҳои миллии хеш ифтихор дорад, метавонад аз неъматҳои бебаҳои Истиқлол баҳра гирад, дар бунёди давлат ва давлатдорӣ навин саҳм гузорад. Чунки тоҷиконро ҳамчун миллати сулҳпарвар, соҳиби тамаддун ва фарҳанги бузурги миллӣ бо анъанаҳои нек, урфу одатҳои созандаву хайрхоҳона мешинохтанд ва мешиносанд».

маънавий гирифтанд.

Зимнан коромӯзи КИ ҲХДТ дар ноҳияи Чайхун Зайдуллоев Муҳаммадҷон барои ташкили чорабиниҳои мазкур минатдорӣ Кумитаи иҷроияи ноҳияро ба ахли кӯча расонида, оид ба Соли рушди сайёҳӣ ва хунароҳои мардумӣ муфассал баромад намуд. Мавсуф дар суҳанронии хеш иброз дошт, ки дар доираи чадвали баргузори воҳуриву мулоқот дар деҳаву маҳаллаҳои ноҳияи Чайхун чунин чорабиниҳо баргузор гашта истодаанд. Хунаромдони ноҳияи Чайхун дар давоми моҳи июл ва августи соли ҷорӣ дар доираи баргузори чорабиниҳо бахшида ба Соли рушди сайёҳӣ ва

хунароҳои мардумӣ тавони-станд хунари волои хешро ба қулли сокинон ва меҳмонони ноҳия нишон диҳанд.

Ҳамчунин дар рафти чорабинӣ вакили Маҷлиси вакилони халқи ноҳия Курбонов Сайдахмад суҳанронӣ намуда, қайд кард, ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси муаззами ҲХДТ мухтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз суҳанронихояшон иброз доштанд, ки «Миллате, ки ба анъанаҳои, урфу одатҳои аҷдодӣ ва оинҳои миллии хеш ифтихор дорад, метавонад аз неъматҳои бебаҳои Истиқлол баҳра гирад, дар бунёди давлат ва давлатдорӣ навин саҳм гузорад. Чунки тоҷиконро ҳамчун миллати сулҳпарвар, соҳиби тамаддун ва фарҳанги бузурги миллӣ бо анъанаҳои нек, урфу одатҳои созандаву хайрхоҳона мешинохтанд ва мешиносанд».

н. ЧАЙХУН

ХУНАРМАНД ҲАРЧО БУВАД САРБАЛАНД

Мутобиқи чадвали тасдиқгардида дар ташкилоти ибтидоии хизбии «Миробод»-и ҷамоати деҳоти Тоҷикобод доир ба самтҳои афзалиятҳои фаъолияти Хизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар доираи Соли рушди сайёҳӣ ва хунароҳои мардумӣ чорабиниҳои фарҳангӣ доир карда шуд.

Дар чорабиниҳои мазкур раиси Кумитаи иҷроияи Хизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Ваҳш Одиҷон Маҳмадов иштирок карда дар назди ҳозирин ба суҳан баромада, иброз дошт, ки маҳз бо эълон гардидани Соли



рушди сайёҳӣ ва хунароҳои мардумӣ ба халқи шарифи тоҷик имконият пайдо шуд, ки нозуқиҳои хунароҳои мардумиро фаромӯш накарда аз нав онҳоро эҳё кунанд.

Дар охири чорабинӣ иштирокчиён ин иқдоми неки

ояндасозро ҳамаҷониба дастгирӣ намуда, миннатдорӣ хешро барои мусоидат дар аз нав эҳё кардани хунароҳои қадимаи миллии баён намуданд.

н. ВАХШ

ҲХДТ ДАР МИЁНИ ҶОМЕА БА УНВОНИ ХИЗБИ МАРДУМӢ ШИНОХТА ШУДААСТ!

Дар ташкилоти ибтидоии хизбии «Хатлонроҳ» тибқи чадвали баргузори хониши сиёсӣ вобаста ба самтҳои афзалиятҳои фаъолияти Хизби Халқии Демократии Тоҷикистон воҳури баргузор гардид, ки дар он раиси Кумитаи иҷроияи Хизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Бохтар Начидуллоев Тавақал ва мутахассиси шӯбаи ташкилӣ ва бахисобгирӣ Исоев Фаррух иштирок намуданд.

Нахуст, Начидуллоев Тавақал оид ба 24-умин солгарди таъсисёбии Хизби Халқии Демократии Тоҷикистон ба суҳан баромада қайд намуд, ки Хизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар айёми ҷанги дохилии кишвар таъсис ёфта, ба саҳнаи сиёсӣ кишвар ворид шуд. Хизби Халқии Демократии Тоҷикистон бо вориди майдони сиёсӣ гаштанаш, тавасути сиёсати бунёдкорона ва татбиқи собитқадамонаи ҳадафҳои барномавии худ, бо таъки ба масъулиятшиносӣ қудрати зеҳни аъзойи ҳамчун омили таҳкимбахши



раванди созандагиву бунёдкории ҷомеаи Тоҷикистон соҳибистиклол гардид. Хизбе, ки бо ҳидояти Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ- Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси муаззами Хизби Халқии Демократии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон чун рамзи озодию демократия, бунёди ҷомеаи шаҳрвандӣ таъсис ёфта буд, тамоми марҳилаҳои ҳассос ва сарнавиштсози таърихи сарбаландона тай намуда, имрӯз ба як нерӯи тавоноу созанда ва муттаҳидсози ҷомеаи миллӣ табдил ёфтааст. Таҳкими низомии сиёсӣ ҳукукии кишвар, саҳми Хизби Халқии Демократии Тоҷикистон бо роҳбари бо-

хирадаш дар рушди соҳаҳои иҷтимоию иқтисодии кишвар намоён аст. Ин аст, ки мардум сиёсати пешгирӣ-таи роҳбари хизбаомро, ки мароми он созандагиву бунёдкорист, ҷонибдорӣ менамоянд ва бо як ихлос ва иродамандӣ қисмати худро бо ин хизб мепайвандад. Мақсади асосӣ аз созмон додани Хизби Халқии Демократии Тоҷикистон ин муттаҳид намудани тамоми нерӯи пешқадам ва тавонои Ҷумҳури ба хотири барпо намудани давлати демократӣ, ҳукукбунёд, дунявӣ, ҷомеаи аз ҷиҳати иқтисодӣ ва иҷтимоӣ мутараққӣ, ки манфиатҳои шаҳрвандони Тоҷикистонро ҳимоя карда тавонад, мебошад.

н. БОХТАР



ЗАНОН НЕРӢИ БУЗУРГИ СОЗАНДА ВА ТАРБИЯТГАРИ НАСЛИ НАВРАС ХАСТАНД

Бо иштироки мудирони шӯбаи кор бо занону ҷавонон ва таълиғот, иттилоот ва матбуоти Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ бо занону духтарон ва ҷавонони ташкилоти ибтидоии «Меҳрвар»-и кӯчаи Коммунизми ҷамоати шаҳраки Абдурахмони Ҷомӣ оид ба самтҳои афзалиятҳои фаъолияти ҲХДТ, озмунҳои

хизбӣ ва Соли рушди сайёҳӣ ва хунароҳои мардумӣ воҳури баргузор гардид.

Суҳани ифтихоро мудирони шӯбаи кор бо занону ҷавонони Кумитаи иҷроияи ноҳиявии хизб Самадзода Саёҳат оғоз бахшида, дар бораи озмунҳои хизбӣ бо номҳои «Бехтарин муаррифкунандаи мавзёҳои сайёҳӣ», «Тарроҳи бехтарин», «Наққоши бех-

тарин» ва «Бехтарин доиркунандаи чорабинӣ дар сатҳи маҳал», ки ба Соли рушди сайёҳӣ ва хунароҳои мардумӣ роҳандозӣ карда шудааст, андешаронӣ намуда, хунаромдони бехтаринро барои иштирок дар озмунҳои хизбӣ даъват

карданд.

Инчунин, мавсуф дар идомаи суҳбат оид ба пешгирии шомилшавии ҷавонон ба гурӯҳҳои террористиву экстремистӣ, тарғиби либоси миллии, эҳёи хунароҳои мардумӣ, рӯ овардан ба фарҳанги пурғановати хеш ҷамъомадагонро даъват кард.

н. А. ҶОМӢ

ФУРӢГИ СУБҲИ ДОНОӢ КИТОБ АСТ...

Дар китобхонаи марказии ҷамоати деҳоти ба номи Ҷӯра Назаров воҳурии китобдорони ҷамоати деҳоти номбурда бо муовини раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияи Шаҳритӯз Аҷилдиев Турдимурод гузаронид шуд.

Дар воҳури мавқеи китоб ва дониш дар ҳаёти инсон мавриди баррасӣ қарор дода шуд, ки баланд бардоштани савияи дониш ва фаро гирифтани сокинон ба китоб яке аз самтҳои афзалиятҳои фаъолияти ҲХДТ ба ҳисоб меравад.

Инчунин, мавсуф дар суҳанронӣ оид ба масъалаҳои, ки имрӯз ҷомеаи моро ба ташвиш овардаст, ин паст шудани



шумораи аъзои фаъоли китобхона, китобхонаҳои аҳолии андешаронӣ карда, зикр намуд, ки айни ҳол кам шахсон дар деҳот воҳуранд, ки шавқу завқи китобхонӣ доранд. Ҷавонони имрӯза аз асарҳои безаволи шоиру нависандагонӣ шарқу ғарб агар хабар дошта бошанд ҳам, дар сатҳи барномаи мактабӣ кам ҷавонро воҳурдан мумкин аст, ки аз

ашъори Рӯдақию Фирдавӣ, Айнию Лоҳутӣ, Лоикуну Камол Насрулло пурра донанд ва қироат намояд.

Вазифаи имрӯзаи китобдорони деҳот низ дар ҷалб намудани сокинони маҳал ба китобхонӣ мебошад, аз нав шинохтан ва дӯст доштани он асарҳое, ки имрӯзҳо дар рафҳои китобхонаҳои деҳот хобидаанд, мебошад.

н. ШАҲРИТӢЗ

ХУНАР БА ЗИНДАГӢ ЗЕБОӢ МЕБАХШАД



Дар маҳаллаи ба номи Исмоили Сомонӣ намоиши хунароҳои мардумӣ бо иштироки васеи сокинон бахшида ба Соли рушди сайёҳӣ ва хунароҳои мардумӣ баргузор гардид.

Зимни мулоқот раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар шаҳри Қўлоб Валиева Саъбагул ва дигар кормадонии масъули хизбӣ иштирок

ва баромад намуданд.

Дар баромади худ Валиева Саъбагул гуфт, ки хунарсармоия бузургест, ки онро бо ягон дорой, сарват ва симу зар иваз кардану харидан номумкин аст. Хунарсарморо бузургию шахомат бахшида, уро болидарӯх мегардонад. Хунарсарморо зиндагиро зебоӣ мебахшад. Шаҳси соҳибхунарсарморо

ти босамареро менамояд, ки меваҳои ширин ба бор меоварад. Дар робита ба эълон гардидани соли 2018 ҳамчун Соли рушди сайёҳӣ ва хунароҳои мардумӣ дар ҳама деҳаҳо маҳаллаҳои шаҳри Қўлоб намоиши хунароҳои мардумӣ доир гардида истодааст. Иқдоми мазкур имконият медиҳад, ки хунарсарморо рушд карда, ҳисси зебоӣпарастӣ дар замири ҷавонон баланд бардошта шавад.

Чорабинӣ бо роҳандозии намоиши фарҳангӣ аз ҷониби хунаромдони маҳаллаи мазкур ба фарҷом расид.

н. ҚЎЛОБ

ИҚДОМҲОӢ СОЗАНДАӢ ҲХДТ ТАТБИҚ ГАШТА ИСТОДААНД!

Бахшида ба Соли рушди сайёҳӣ ва хунароҳои мардумӣ дар деҳаҳои Чорбоғ ва Крупскаяи ҷамоати деҳоти Зарғари ноҳияи Кушониён чорабиниҳои сиёсӣ фарҳангӣ доир гашт.

Сокинони заҳматдӯсти деҳаҳои Чорбоғ ва Крупская дар чорабиниҳои сиёсӣ фарҳангӣ фаъолона иштирок намуда, маҳсули дастрасҳои худ аз анвои нонӣ, хӯроқҳои миллии, сабзавоту меваҷот, қуроқдӯзӣ ва попуриву гулдӯзӣ, ресандагиву дӯзандагиро ба маърази тамошо гузоштанд.

Зимни баргузори чорабинӣ намояндаи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон Орзу Ҳамидиён ва раиси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар



ноҳияи Кушониён Сатторова Мунаввара оид ба самтҳои афзалиятҳои фаъолияти хизб, ватандӯстӣ, омодагиву ҳамаҷониба ба истиқболи ҷашни 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, риояи талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», пешгирии шомилшавии ҷавонон ба хизбу ҳаракатҳои ифротгарӣ,

Даҳсолаи байналмилалӣ амал «Об барои рушди устувор, солҳои 2018 - 2028», ҷалби ҷавонон ба қорҳои хонагиву хунароҳои мардумӣ дар заминаи эълон гардидани соли 2018 ҳамчун Соли рушди сайёҳӣ ва хунароҳои мардумӣ ба хотири паст кардани шиддати бекорӣ ва фаро гирифтани сокинон бо шугл, суҳанронӣ намуда, ҷамъомадагонро ба қорҳои созандагиву ободонӣ даъват кард.

н. КУШОНИЁН

ДАР РОСТОИ СОЛИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ МАСЪУЛИЯТИ ШАҲРВАНДӢ

ХХДТ – ТАРҒИБГАРИ АНЪАНАҲОИ МИЛЛӢ ДАР МАҲАЛ



Дар асоси нақша-чорабиниҳои Кумитаи иҷроияи ХХДТ дар ноҳияи Кубодиён дар кӯчаи ба номи Исмоили Сомони чамоати шаҳраки Кубодиён вобаста ба Соли тақвияти робита бо маҳал ва самтҳои афзалиятноки фаъолияти ХХДТ бо иштироки мудири шӯбаи табиғот, иттилоот ва матбуоти Кумитаи иҷроияи ХХДТ дар ноҳия Абдуллоев Ваҳобиддин вохӯрӣ доир гардид.

Дар вохӯрии мазкур доираи васеи занони хонашин ва чалби занони хунарманд бо намоиш додани хунаҳои мардумӣ чамъомада, маҳсули дастони хешро ба маърази тамошо

гузошта буданд. Зимнан дар қисмати сиёсии вохӯрӣ Ваҳобиддин Абдуллоев дар бораи самтҳои афзалиятноки фаъолияти ХХДТ, аз ҷумла рушди хунаҳои мардумӣ бо шакли услуби замонавӣ, чалби шаҳрвандони бекор ба корҳои хонагӣ касбу хунаҳои мардумӣ, аз ин ҳисоб паст кардани сатҳи бекориву камбизоатӣ, ба меҳмонони хоричиву дохилӣ пешниҳод намунаи намунаи хунаҳои мардумӣ, риояи талаботи қонунҳои миллий, тарбияи дурусти фарзандон дар роҳи ватандӯстӣ, пешгирӣ шаҳрвандон, алаҳқус чавонон аз шомилшавӣ

ба ташкилотҳои дар Тоҷикистон мамнӯъ, расидан ба кадрӣ заҳматҳои Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, арҷ гузоштан ба арзишҳои воло, тарғиби тарзи ҳаёти солим, пешгирӣ аз беморҳои сироятӣ ва дигар масъалаҳои мубрами рӯз мулоҳизаҳои хешро баён дошта, занону модарони хунараманди маҳалро барои боз ҳам сайқал додани касбу хунаҳое, ки аз ниёгон ба мо меърос мондаанд, маслиҳатҳои муфид дод.

Дар қисмати фарҳангии вохӯрӣ масъулин аз намоиши хунаҳои мардумӣ, ки дар он қурқӯдӯзӣ, қурпачадӯзӣ, намудҳои сӯзанидӯзӣ, попури, зардӯзӣ, аз риштаҳои ранга бофатани либоси гарми зимистона ва хӯрокҳои гуногуни миллий ба маърази тамошо гузошта буданд, дида карданд.

н.ҚУБОДИЁН

КАЪБАИ УМЕДИ МО ХАЛҚ АСТУ БАС!

Тибқи нақша-чорабиниҳои Кумитаи иҷроияи ХХДТ дар ноҳияи Данғара дар ташкилоти ибтидоии ҳизбии чамоати деҳоти “Оқсу” хониши сиёсӣ оид ба самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҳизбӣ баргузор гардид.

Дар чорабини мазкур Каримов Пирмуҳаммад раиси Кумитаи иҷроияи ХХДТ дар ноҳияи иштирок намуда, доир ба тадбиқи барномаҳои давлатии соҳавӣ, саҳмгузори дар корҳои ободониву созандагӣ дар доираи Ак-



сияи тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ таҳти унвони “Якҷоя ҳал мекунем!” ҷиҳати сазовор истиқбол гирифтани 30 солагии Истиқлолияти давлатӣ, риояи қонунҳои миллий, пешгирӣ шомилшавии чавонон ба ҳизбӣ ҳаракатҳои ифротӣ ирғичӣ, тарғиби тарзи

ҳаёти солим ва масоили беҳдошт, тарғиби фарҳанги миллий, пешгирӣ пошхӯрии оилаҳо, дастовардҳои замони соҳибистиклолии мамлакат суҳанронӣ намуда, ҳамагонро барои дастгирӣ Аксияи ҳизбӣ ва иҷрои корҳои созандагиву ободонӣ даъват кард.

н.ДАНҒАРА

АКСИЯИ ҲИЗБИИ “ЯКҶОЯ ҲАЛ МЕКУНЕМ!” ДАР ШУКУФОИИ ВАТАН МУСОИДАТ МЕКУНАД



Таҳти роҳбарии и.в. раиси Кумитаи иҷроияи ХХДТ дар ноҳияи Дӯстӣ Абдулҳафиз Қурбонов дар якҷоягӣ бо қорамандони масъули Кумитаи иҷроияи ноҳиявии ХХДТ Аксияи тарғиботӣ-амалии ҳизбӣ

таҳти унвони “Якҷоя ҳал мекунем!” баргузор карда шуд, ки дар он масъулин дар корҳои ободонӣ фаъолона иштирок намуданд.

Аксияи ҳизбӣ дар доираи таҷлили 30 солагии Истиқлолияти давлатии

Ҷумҳурии Тоҷикистон вусъат тоза дошта, атрофи бинои ҳизб аз партову алафҳои бегона тоза карда шуда, байни қаторҳои дарахтони сояфкан нарма карда шуданд. Қорамандони масъули Кумитаи иҷроияи ХХДТ дар ноҳияи Дӯстӣ дар рафти корҳои ободонӣ бо як ҳисси ватандӯстӣ, садоқат ба Ватан баҳри боз ҳам зебо ва шукуфоии яке аз ғушаи диёраи камари ҳиммат баста, саҳми худро гузоштанд.

н.ДҶҶҶ

ХУНАРМАНДОН АЗ ПЕШВОИ МИЛЛАТ БАРОИ МУСОИДАТ ДАР РУШДИ ХУНАРҲОИ МАРДУМӢ СИПОСГУЗОРАНД

Бо мақсади чалби занону чавондухтарон ва чавонписарони чамоати шаҳраки Хулбук барои омӯхтан ва арҷ гузоштан ба хунаҳои ниёгонамон дар кӯчаи ба номи Сайдалӣ Вализода -3 бо иштироки қорамандони масъули Кумитаи иҷроияи ХХДТ дар ноҳияи Восеъ намоиши хунаҳои мардумӣ баргузор гардид.

Дар вохӯрӣ раиси Кумитаи иҷроияи ХХДТ дар ноҳияи Восеъ Сафарова Ҳафиза атрофи самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҳизбӣ суҳанронӣ намуда, иброз дошт, ки аз тарафи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллий, Пешвои миллат



муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон эълон гардидани соли 2018 Соли рушди сайёҳӣ ва хунаҳои мардумӣ хеле бамаврид буда, барои халқи тоҷик бурдборӣҳои зиёдеро фароҳам овард. Ин иқдом боис шуд, ки дар дили мардуми тоҷик ҳисси фарҳангдориро бедор кунад ва зиндагии мардуми тоҷик рангӣ дигар гирад.

Маҳз барои занону духтарони хонашин имсол соли

бобарор буд, ки онҳо соҳиби хунаҳо ва ҷои қори худ гардиданд. Онҳо аз ин иқдоми бунёдқоронаи Президентии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сипосгузоранд, зеро хунарамандон метавонанд хунаҳои миллиро эҳёи тоза баҳшида, миллати тоҷикро дар ҷаҳон муаррифӣ намоёнд.

н.ВОСЕЪ



ҲИЗБИЁН КОРҲОИ ТАРБИЯВИЮ МАЪРИФАТИРО ВУСЪАТ БАҲШИДАНД

Дар деҳаи Даҳаи Намаки чамоати деҳоти Қарақамиши ноҳияи Темурмалик вохӯрии навбатии қорамандони Кумитаи иҷроияи ХХДТ дар ноҳияи Темурмалик бо сокинон баргузор гардид.

Дар рафти вохӯрӣ самтҳои афзалиятноки фаъолияти ХХДТ, роҳи пушрафти тайкардан он, хизматҳои беназири Раиси муаззами ХХДТ муҳтарам

Эмомалӣ Раҳмон дар роҳи ватансозиву рушду нумуи кишвар, вусъат баҳшидани корҳои ободониву созандагӣ баҳшида ба истиқболҳои ҷашни 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин дар масъалаи Соли рушди сайёҳӣ ва хунаҳои мардумӣ бо иштирок ва ҳамкории бевоситаи вакили чамоат Насимов Нурулло ва фаъолони деҳа мавриди

баррасӣ қарор дода шуданд.

Сипас, бо иштироки зиёда аз 100 нафар сокинони деҳа намоиши хунаҳои мардумӣ баргузор гардид, ки дар намоишгоҳ дастовардҳои хунаҳои сокинони маҳал ва дастовардҳои кишварзон ба маърази та-


мошо гузошта шуданд.

Дар охири мулоқот раиси Кумитаи иҷроияи ХХДТ дар ноҳияи Темурмалик Рачабзода Маҳмадсаид ва намоёнҳои чамоати деҳоти Қарақамиши ноҳия Насимов Нурулло ба ташкилкунандагони намоиши хунаҳои мардумӣ изҳори миннатдорӣ баён намурад.

н.ТЕМУРМАЛИК

МАРОМИ ХХДТ ХИЗМАТ БА ХАЛҚУ ВАТАН АСТ!

Дар маҳаллаи ба номи Маъруфхуҷа Баҳодурови чамоати шаҳраки Москва чорабиниҳои фарҳангӣ-сиёсӣ ба муносибати эълон гардидани соли 2018 ҳамчун Соли рушди сайёҳӣ ва хунаҳои мардумӣ ва Рӯзи таъсисёбии ХХДТ бо иштироки муовини раиси ноҳия Санифа Тағаймуродзода, раиси Кумитаи иҷроияи ХХДТ дар ноҳияи Давлатҷон Муҳодӣ дар назди чамъомадагон дар бораи сиёсати хирадмандонаи Пешвои миллат, дар бораи соли 2018 эълон гардидани Соли рушди сайёҳӣ ва хунаҳои мардумӣ ва дар бораи ба қорамандони чарҳаи аввали НБО-и Рӯғун ва 24- солагии таъсисёбии Ҳизби Халқии



Кумитаи иҷроияи ХХДТ дар ноҳияи Давлатҷон Гаффорзода ва шоири шинохтаи тоҷик Алимӯҳаммад Муродӣ дар назди чамъомадагон дар бораи сиёсати хирадмандонаи Пешвои миллат, дар бораи соли 2018 эълон гардидани Соли рушди сайёҳӣ ва хунаҳои мардумӣ ва дар бораи ба қорамандони чарҳаи аввали НБО-и Рӯғун ва 24- солагии таъсисёбии Ҳизби Халқии

Демократии Тоҷикистон, ки мақсаду маромаш хизмат ба халқу Ватан аст, суҳанронӣ карда, иштирокдоронро бо ин рӯзи фарҳангӣ давлату миллат табрику муборакбод гуфтанд.

Дар фарҷоми вохӯрӣ хунарамандони Филармонияи мардумии ба номи Одина Ҳошимови ноҳия хотири чамъомадагонро болида гардониданд.

н.ҲАМАДОНӢ

КОНФЕРЕНСИЯИ ХОТИРМОН БАҲШИДА БА ЧАМЪБАСТИ СОЛИ РУШДИ САЙЁҲӢ ВА ХУНАРҲОИ МАРДУМӢ



Бо ташаббуси Кумитаи иҷроияи ХХДТ дар ноҳияи Мӯъминобод ва дар якҷоягӣ бо Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия баҳшида ба чамъбасти Соли рушди сайёҳӣ ва хунаҳои мардумӣ дар Қасри фарҳанги ноҳияи Конференсия баргузор карда шуд, ки дар он иштироки васеи хунарамандону чавонон, фаъолони ҳизб ва аъзои намоёндагии ТҶҶ “Созандагони Ватан” иштирок доштанд.

Зимнан дар қисмати сиёсӣ Конференсия раиси Кумитаи иҷроияи ХХДТ дар ноҳия Салоҳиддин Мирзобаротзода оид ба самтҳои афзалиятноки фаъолияти ХХДТ ва эълон гардидани соли 2018 ҳамчун Соли рушди сайёҳӣ ва хунаҳои мардумӣ суҳанронӣ намуда, ҳамагонро барои дастовардҳои назаррас чамъбасти қорамандони Соли рушди сайёҳӣ ва хунаҳои мардумӣ тавсияҳои суд-

манд дод.

Дар ин раванд дигар баромадкунандагон низ фикру андешаҳои хешро роҷеъ ба Соли рушди сайёҳӣ ва хунаҳои мардумӣ, тақвияти касбу хунаҳои мардумӣ дар маҳал ва омӯзонидани касбу хунаҳои миллий ба чавонон ва дигар масъалаҳои мубрами рӯз баён доштанд.

Дар қисмати фарҳангии Конференсия дар назди Қасри фарҳанги ноҳия аз ҷониби тарроҳон ва қуллии хунарамандони ноҳия намоиши хунаҳои мардумӣ дар сатҳи баланди фарҳангӣ баргузор карда шуд.

н.МҶҶҶ

ОБ МҶҶИЗАИ БЕБАҲОИ ТАБИАТ АСТ!

Дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №8-и чамоати деҳоти Халеварди маҳаллаи ба номи Садриддин Айнии ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ хониши сиёсӣ вобаста самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҳизбӣ баргузор гардид.

Дар он мудири шӯбаи табиғот, иттилоот ва матбуоти Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ Алиев Зафар, иштирок намуда, дар бораи сиёсати хирадмандонаи Пешвои миллат, Президенти кишвар, Раиси муаззами ХХДТ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо чамъомадагон суҳбат на-



муда, қайд кард, ки анъанаи неке, ки аз ниёгон ба мо мерос мондааст, ин эҳтиром ба табиат ва шинохту қадри неъматҳои табиӣ мебошад. Махсусан ниёгони мо нисбати дарахтон ва обу замин ҳамчун мавҷудоти зинда муносибати неке мекарданд. Ба об андохтани ифлосихоро гуноҳ шуморида, «макрух аст» мегуфтанд.

Дигар иштирокчиён низ қайд намуданд, ки гузашта-

ғони дурандеши мо баъзан ҷашнхоро дар гузаргоҳҳо, ба хотири аз зери пойи ҳайвоноту одамон эмин нигоҳ доштани об дарахт мешинонданд. Аз ин рӯ, моро месазад дар ҳифзи муҳити экологӣ саҳм гузошта, ниҳолеро шинонем, ки дар оянда аз он ниҳол одамон қом ширин намоёнд аз сояш барои истироҳат баҳравар гарданд.

н.Ҷ.БАЛҲӢ

ҲИСОБОТИ

РАИСИ КУМИТАИ ИЧРОИЯИ ҲХДТ ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН РАҲМОНЗОДА АБДУЛЛО ҚУРБОНАЛӢ ОИД БА ФАӢОЛИЯТИ КУМИТАИ ИЧРОИЯИ ҲИЗБИ ХАЛҚИИ ДЕМОКРАТИИ ТОЧИКИСТОН ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН ДАР СОЛИ 2018

*Муҳтарам РаӢсам,
Ҳозирини ғиромӢ*

Кумитаи ичроия ва дар маҷмӯъ сохторҳои Ҳизби Халкии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон соли 2018 фаъолияти худро дар асоси Оиннома, Барнома, қарорҳои Анҷумани ХП ҳизб ва маҷлисиҳои РаӢсату Кумитаи Ичроияи Марказӣ, инчунин дастури супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Раиси муаззами ҲХДТ муҳтарам Ӣмомалӣ Раҳмон ба роҳ монда, дар давраи ҳисоботӣ қорҳои муайянеро ба анҷом расониданд.

Барои ҲХДТ, ки масъулияти бузурги ватансозиро бар дӯш дорад ва мақсаду вазифааш аз бавучуд овардани тафаккури миллӣ ва дар ин замина таҳкими пойҳои давлатдорӣи миллӣ бо назардошти барномаҳои худ ва манфиатҳои умумимиллӣ иборат аст, дарӢфти тарзи дурусти қорбарӣ ва самти мақсадноки фаъолияти идеологӣ аз маҳақҳои асосии қорбарӣ ба ҳисоб мервад.

Бо ин мақсад, Кумитаи ичроияи Ҳизби Халкии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон ҷиҳати мукамал сохтан ва ба низоми даровардани фаъолияти идеологии сохторҳои ҳизбӣ дар асоси дастури супоришҳои Пешвои миллат, Раиси муаззами ҲХДТ муҳтарам Ӣмомалӣ Раҳмон, шуруъ аз соли сипаришудаи ҳисоботӣ бори аввал самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҳизбиро барои сохторҳои худуди вилоят, нафақат бо назардошти вазии маҳал ва афқори ҷомеа, балки бо инобати мавқеъ ва ҷойгоҳи Ҳизби Халкии Демократии Тоҷикистон қоркард, таҳия ва қабул намуд.

Самтҳои афзалиятноки фаъолити ҳизбӣ аз мавзӯҳои иборат мебошанд, ки қорбарӣ ва татбиқи дурусти онҳо дар давраи кӯтоҳмуддат ва миёнамуҳлат метавонад мардумро аз хатарҳои замони муосир огоҳ намуда, онҳоро дар самти татбиқи аҳдофи стратегияи давлату ҳукумат, инчунин аз байн бурдани мушкилоти мавҷудан ҷамъиятӣ, пешгирӣ аз гавиши ҷавонони ба ғуруҳҳои террористиву экстремистӣ, нашьамандиву нашьачаллобӣ, таассубу хурофот, инчунин бекорию камбизоатӣ, мубориза алайҳи падидаҳои номатлуби ҷомеа, шинохт ва ҳифзи манфиатҳои миллӣ, зиракии сиёсӣ, ҳизмат дар сафи артиши миллӣ, саҳмгузори дар ободони маҳал ва ғайра фаъол гардониди, дар дарозмуддат мафкураи миллиро бо назардошти манфиатҳои миллӣ ба вучуд биёрад. Ҳамзамон, ин василаи ҳубест барои сафарбар қардани сокино ба созандагӣю бунёдқорӣ ва ба ҳамин восита таҳким баҳшидани обрӯ ва нуфузи ҲХДТ дар байни сокинони кишвар.

Барои дар амал татбиқ намудани ин ҳадаф ва самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҳизбӣ робитаи зич ва ногусастани бо оммаи васеи халқ, бахусус дар шароити вилояти Хатлон бо деҳаву маҳаллаҳо амри зарурист. Аз ин рӯ, бо соли 2018-ро барои сохторҳои ҳизбии вилояти Хатлон “Соли тақвияти робита бо маҳал” эълон намудем.

Дар ин радиф, бо мақсади ноил шудан ба ҳадафу вазифаҳои дар ростон “Соли тақвияти робита бо маҳал” муайяншуда, аз ҷониби Кумитаи ичроияи вилоятии ҳизб барои сохторҳои шаҳриву ноҳиявӣ механизми иртибот бо маҳал қоркард ва барои қорбарӣ тавсия қарда шуд, ки тавонист моро бо мақсадҳои дарпешгузаштаам ноил созад. Механизм аз ҷадвали вохӯрию мулоқот ва барузори қорабиниҳои ҳизбӣ дар қорхона, муассиса, ташкилот ва деҳаю маҳаллаҳо иборат аст, ки як даври он худуди шаш моҳи аввали соли 2018 ва давраи дууми он шашмоҳи дууми соли 2018-ро дар бар гирифт. Дар давоми соли 2018 нафақат дар ҳамаи 3374 қорхонаву муассисаҳои худуди вилоят, балки дар 1868 деҳаву маҳаллаҳои шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон низ ду давраи пураи вохӯриву суҳбатҳо баргузори гардид. Хотиррасон мекунем, ки дар ин шумора хоҷагҳои деҳқонӣ ба ҳисоб гирифта нашудаанд. Агар даври якум танҳо суҳбату вохӯриҳоро дар бар гирифта бошад, пас давраи дууми он аз моҳи июли соли 2018 бо баргузори қорабиниҳои ҳизбӣ дар ростон Соли рушди сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ ва ташкили наомнишгоҳи маҳсулоти кишоварзӣ бо мақсади фаъол гардонидани аҳолии дар самти татбиқи яке аз ҳадафҳои стратегияи ҳифзи амнияти озуқаворӣ ҷамъбаст гардид. Яъне, моҳият ва мақсади асосии марҳилаи аввали суҳбату вохӯриҳо ба дарки мардум расонидани мақсаду ҳадафҳои созандаи ҲХДТ ва давлату Ҳукумати кишвар ва давраи дууми он баргузори қорабиниҳои ҳизбӣ дар ростон Соли рушди сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ ва ба оммаи мардум фаҳмонидани мақсаду моҳияти Соли рушди сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ иборат буд, ки дар маҷмӯъ сохторҳои ҳизбии вилоят ба он муваффақ гардиданд.

Барои устувор нигоҳ доштани робитаи барқароршуда бо аҳолии дар доимӣ намудани он бо деҳаву маҳаллаҳо, инчунин мунтазам қорбарӣ намудан бо аҳолии, шарҳу тавзеҳи дурусти иқдомҳои роҳбарияти кишвар, раҳнамой намудани халқ ба созандагӣю бунёдқорӣ, мусо-

дат дар ҳалли проблемаҳои мавҷудан ҷамъиятӣ, барқарор қардани иртибот бо қишрҳои гуногунӣ ҷомеа, таъмини робитаи доимии мардум бо мақомоти давлатӣ тавассути ҳизб ва ба ҳамин васила боло бурдани обрӯ ва нуфузи ҲХДТ миёни ҷомеа ва зерӣ таъсиру нуфузи ҳизб қарор додани авзои сиёсии кишвар дар заминаи ҳамаи деҳаву маҳаллаҳои худуди вилоят ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ таъсис дода шуданд.

Бояд гуфт чунин тадбирҳо нафақат дар вилоят балки дар ҷумҳури барои аввалин бор ба таври сартосарӣ роҳандозӣ гардиди, аз ҳама лиҳоз моро ба натиҷаҳои мусбат расонид.

Гузаштан аз марҳилаи якуми қорбарӣ ба марҳилаи дуум имкон дод, ки сатҳи огоҳии мардум вобаста ба самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҳизбӣ баланд гардида, афқори онҳо ҷиҳати зерӣ роҳнамоии ҲХДТ амалӣ намудани қорҳои созандагиву бунёдқорӣ ташаққул ёбад. Аз ин рӯ, дар марҳилаи дуум сокинони фаъол, ки аллакай дар ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ муттаҳид шудаанд, зимни ташкили вохӯриҳо бо ҳисси масъулияти баланди ҳизбӣ наомниши хунарҳои мардумӣ, қорҳои хонагӣ ва маҳсулоти кишоварзиро ташкил намуда, имкониятҳои сайёҳии маҳалро тавсиф намуданд.

Бо назардошти он, ки ин марҳила давраи огози қорҳои низоминоки созандагиву бунёдқорӣ бо ҷалби оммаи васеи сокинон мебошад, Кумитаи ичроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон ба истикболи 30-солагии Истиклолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон Аксияи тарғиботӣ-амалии ҳизбиро тахти унвони “Якҷоя ҳал мекунем!” роҳандозӣ қард, ки мақсад аз он ҳалли масъалаҳои дар ҳар як маҳалла мавҷудбуда ва ба ин роҳ саҳм гузоштан дар рушди деҳот ва таҷлили 30-солагии Истиклолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо худӣ сокинони маҳал мебошад. Дар ин росте яке аз иқдомҳои муҳим ин тозаву сарсабз гардонидани муҳити зист буд, ки бо ин мақсад аз огози соли 2018 аз ҷониби сохторҳои ҳизбии вилоят 41 навабат шанбегиҳо бо иштироки ҳазорҳо аъзо ва ҷонибдорони ҳизб гузаронида шуд. Ба ғайр аз ин, тавре раванди Аксия дар нимаи дууми соли 2018 нишон дод, ҷиҳати ҳаллу фасли мушкилоти мардум ва дар ин замина, сафарбар қардани аҳолии ба созандагиву бунёдқорӣ, инчунин фаъол гардонидани сокинон дар ҳалли масъалаҳои иҷтимоии мавҷуда, дуруст сафарбар намудани қорҳои хайру саҳо, ҳалли масъалаҳои бекорӣ ва фаро гирифтани сокинон ба шуғл бо истифода аз қувваи фаъолон, аъзо ва ҷонибдорони ҲХДТ натиҷаҳои дилхоҳ дода истодааст.

Чунончи огоҳем, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Ӣмомалӣ Раҳмон дар Паёми имсолаи худ солҳои 2019-2021-ро Соли рушди деҳот, сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ эълон намуд. Аз ин рӯ, идома додани татбиқи Аксияи тарғиботӣ-амалии Кумитаи ичроияи Ҳизби Халкии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон тахти унвони “Якҷоя ҳал мекунем!”-ро то соли 2021 ба ҳадафҳои созандаи Пешвои миллат ва Роҳбарияти Олии ҲХДТ мувофиқ доништа, аз ин роҳ саҳми бештари мардумро ҷиҳати ободони деҳот таъмин месозем.

*Муҳтарам аъзои РаӢсам,
Ҳозирини ғиромӢ*

Бояд гуфт, андешидани қорҳои муассир имкон дод, ки дар ин марҳила саҳми аъзои ҳизб низ зиёд, сохтори ташкилотҳои ҳизбӣ мустаҳкам ва ҳайати он бехтар гардад. Аз рӯи натиҷаҳои ҷамъбасти соли 2018 шумораи ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ ба 3066 адад расид, ки 1867 ададаш дар соли 2018 таъсис ёфтааст. Шумораи аъзои ҳизб то 1 январӣ соли 2019-ум ба 182049 нафар расид. Қабули аъзои ҲХДТ дар соли 2018-ум 8652 нафарро ташкил менамояд. Ҳайати сифатии аъзои ҳизб дар вилоят бехтар шуда, дар ин радиф ба ҷалби занон аҳамияти хоса зоҳир гардид. Аз 182049 нафар аъзои ҳизб дар давраи ҳисоботӣ 89887 нафарро занон ташкил менамоянд, ки 49,4 фоизро ташкил медиҳад. Аз ин шумора 9928 нафарашон дар соли 2018 ба сафи ҳизб қабул гардидаанд. Ҳамзамон, Кумитаи ичроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон дар партави сиёсати ҷавонпарваронаи Пешвои миллат ба қишри ҷавони ҷомеа аҳамияти маҳсус дода, пайваста сафи ҳизбро аз ҳисоби ҷавонони огоҳу худшинос мукамал месозад. Айни замон аз 182049 нафар аъзои ҳизб 71374 нафарашро ҷавонон ташкил медиҳад, ки нисбати соли 2017 ба миқдори 3200 нафар зиёд мебошад.

Дар маҷмӯъ дар давоми соли 2018, ба ғайр аз ҷаласаҳои расмии муқарраршуда, қорабиниҳои сиёсӣ, фарҳангӣ баҳшида ба санаҳои муҳими таърихӣ ва идӯ ҷашнҳои милливу қасбӣ бо шумули суҳбату вохӯрӣ бо хоҷагидорон беш аз 11000 қорабинӣ ташкил гардид, ки ин нишондод собика надорад.

Пешбурди қорҳои таблиғотӣ дар заминаи таҷлили ҷашнҳои муҳими давлатию миллӣ ва дастгирии қормандони соҳа аз самтҳои дигари фаъолияти сохторҳои вилоятӣи ҳизб маҳсуб меёбад.

Баҳшида ба 25-солагии таъсисёбии Кувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон кумитаҳои ичроияи ҲХДТ дар шаҳру ноҳияҳои вилоят тахти унвони “Ҳимояи Ватан рисолати мо ҷавонон аст” қорабиниҳои сиёсиву фарҳангӣ, вохӯриву аёдати аскарону афсаронро дар қисмҳои низоми баргузори намуданд. Зимни баргузори ин қорабиниҳо бо ҷалби бевоситаи кумитаҳои ичроияи ҲХДТ дар шаҳру ноҳияҳои вилоят ба қисмҳои қарбӣ ба миқдори 29020 сомонӣ кӯмаки моддиву молиявӣ, маводҳои хӯроқа расонида шуда, дастархони идона ораста ва аз ҷониби хунармандони шуъбаҳои фарҳанги шаҳру ноҳияҳо барномаҳои консертӣ нишон дода шуданд. Масалан аз тарафи Кумитаи ичроияи ҲХДТ дар шаҳри Левакент ба қисми низомии 07017 (дивизия), ки дар ноҳияи Қушонӣён ҷойгир аст як адад компютер ва маводҳои хӯроқа кӯмак расонида шуд.

Баҳшида ба Рӯзи Модар 8 март аз тарафи кумитаҳои ичроияи шаҳру ноҳияҳо ва ташкилотҳои ибтидоии ҳизбӣ ба занону модарон Ифтихорномаву Сипосномаҳо ва ба маблағи 21687 сомонӣ маводҳои хӯроқа, тухфаҳои моливу пулӣ тақдим қарда шуданд.

Бо мақсади дар сатҳи баланд ҷашн гирифтани Наврӯзи байналмилалӣ аз тарафи кумитаҳои ичроияи шаҳру ноҳияҳо, ташкилотҳои ибтидоӣ, шахсони хайрхоҳ ва ҷонибдорони ҲХДТ тӯйи домодиву арусӣ 1728 ҷуфт наваҳонадорон, 1303 нафар тӯйҳои хайриявии кӯдакон аз оилаҳои камбизоат барпо қарда шуданд. Ҳамчунин дар ин давра кӯмакҳои моддиву молиявӣ ба ятимону барҷомондагон ва шахсони якҷаву танҳо расонида шуданд.

Ҷиҳати дар амал татбиқ намудани сиёсати иҷтимоии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Раиси муаззами ҲХДТ муҳтарам Ӣмомалӣ Раҳмон дар бобати расонидани дасти хайру саҳо ба ятимону бепарасторон аз тарафи Кумитаи ичроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон дар асоси муҷрияти Ҷамъиятҳои маъёубон, нобиноён ва шаҳравандони алоҳида, аъзо ва ҷонибдорони ҳизб кӯмакҳои молиявӣ расонида шуд. Дар соли 2018 бо иқдоми раиси Кумитаи ичроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон ба Ташкилоти ҷамъиятии эҳё ва дастгирии шаҳри Бохтар, ки дар он зиёда аз 31 нафар кӯдакони маъёуб ба қайд гирифта шудааст, кӯмакҳои моддиву молиявӣ маводҳои ғизоӣ тақдим қарда шуд. Ин иқдом аз тарафи аксарият кумитаҳои ичроияи ҲХДТ дар шаҳру ноҳияҳои вилоят низ ба амал бароварда шуд. Чунончи аз тарафи Кумитаи ичроияи ҲХДТ дар ноҳияи Вахш бо ширкати раиси Кумитаи ичроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон ба 12 нафар маъёубон кӯмакҳои якҷақтаини Кумитаи ичроияи тақдим қарда шуд. Кӯмакҳо, аз қабилӣ орд, раваған, шакар ва дигар маводҳои ғизоӣ иборат буданд. Аз тарафи Кумитаи ичроияи ҲХДТ дар шаҳри Бохтар бошад ба 30 нафар маъёубони шаҳр кӯмакҳои якҷақтаина расонида шуд. Чунин иқдоми хайрхоҳона, аз тарафи кумитаҳои ичроияи ҲХДТ дар ноҳияи А.Ҷомӣ, Ҷалолиддини Балхӣ, Ҷайхун, Қубодиён ва Ховалинг бештар ба назар расид.

Дар ин росте ба истикболи соли нави 2019 аз тарафи сохторҳои ҳизбии вилоят ба ниёзмандону барҷомондагон дасти кӯмак дароз қарда шуда, дар маҷмӯъ бо ҷалби аъзои фаъоли ҳизб дар ин самт ба маблағи беш аз 20000 сомонӣ ба оилаҳои камбизоат маводи ғизоӣ ва ба ятимон сару либос тухфа қарда шуд.

Ғайр аз ин, соли 2018 ба беш аз 300 нафар ниёзмандоне, ки худ расман ба сохторҳои ҲХДТ дар вилояти Хатлон муҷрият намуда буданд, ба маблағи 68694 сомонӣ ёрии пуливу моли расонида шуд.

Кумитаи ичроияи Ҳизби Халкии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон дар партави сиёсати созандаву маорифпарваронаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат муҳтарам Ӣмомалӣ Раҳмон дар доираи Аксияи хайриявии “Мақтаб-даргоҳи маърифат” 25 нафар омӯзгорони пешқадам ва ҳамаи муҷрият шуъбаҳои маорифи шаҳру ноҳияҳои вилоятро бо тухфа ва сипосномаҳои таъсиснамудаи Кумитаи ичроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон қадрдонӣ намуд. Бо ин мақсад, ба ҳамаи кумитаҳои ичроияи ҲХДТ дар шаҳру ноҳияҳои вилоят мактуби дахлдор ирсол гардиди, дар ҳамин асос ташкилотҳои ҳизбӣ дар пайравӣ ба ин дастур барои фароҳамсозии шароит ва ҳалли мушкилоти табақаҳои камбизоати ҷомеа, аз ҷумла ятимону бепарасторон, кӯдакон аз оилаҳои камбизоат ҷиҳати таъмини либос ва дигар лавозимоти мактабӣ дар доираи имкониятҳои молиявии худ, инчунин бо ҷалби шахсони саховатпеша иқдомҳои хайриявию роҳандозӣ намуданд.

Дар зимн, аз тарафи Кумитаи ичроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон ба 12 нафар ва аз ҷониби сохторҳои шаҳриву ноҳиявии ҳизб ба 62 нафар донишҷӯёни болаёқати донишгоҳ ва коллеҷу омӯзшигоҳҳои худуди вилоят ба маблағи умумии 44400 сомонӣ дар як сол Стипендияи ҳизбӣ дода шуд.

Муҳтарам аъзои РаӢсам,

Фаъолияти тарғиботиву ташвиқотӣ, ки маҳаки асосии фаъолияти ҳизбиро ташкил медиҳад, соли 2018 бо тарғибу ташвиқи нуктаҳои асосии Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Ӣмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳҳои татбиқи он огоз гардид. Дар ин давра бо мақсади дар сатҳи баланди сиёсӣ таблиғу ташвиқ намудани Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Ӣмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо қарори маҷлиси Кумитаи ичроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон нақшаи қорабиниҳо таҳия ва бо баргузори беш аз 5000 (аниқтараш 5242) суҳбату вохӯриҳо дар ин самт татбиқ гардид. Инчунин, дар асоси дастури роҳбарӣ Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ғуруҳҳои қорӣ оид ба шарҳу тавзеҳ ва баррасии Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил гардид, ки ба ин ғуруҳҳо раиси Кумитаи ичроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон ва ҳамаи раисони кумитаҳои ичроияи ҲХДТ дар шаҳру ноҳияҳои вилоят, инчунин аъзои ғуруҳҳои таблиғотии ҳизбӣ ворид ва ҷиҳати шарҳу тавзеҳи Паём сафарбар қарда шуданд.

Ҳамзамон, дар пешорӯи рӯйдоди муҳими таърихӣ - ба қор даровардани қарҳаи якуми нерӯгоҳи барқии обии “Роғун” сохторҳои ҳизбии вилояти Хатлон фаъолияти ғустурдаи таблиғотиро ба роҳ монда, ҳама аз тариқи васоити аҳбори оммаву шабақаҳои иҷтимоӣ ва ҳама аз тариқи суҳбату вохӯриҳо аҳамияти бузурги ин иқдоми созандаи Пешвои миллатро шарҳу тавзеҳ доданд. Дар зимн, ҳамаи раисони кумитаҳои ичроияи шаҳру навоҳии вилоят андешаву мақолаҳои пурмуҳтаво навишта, дар матбуоти даврии кишвар ва сомонаҳои ҳизбӣ нашр намуданд, ки ҷопи онҳо дар шакли китоби алоҳида ҳамаҷун баёни сипосу эҳтиром ба хизматҳои шоёни Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат муҳтарам Ӣмомалӣ Раҳмон рӯзҳои наздик пешбинӣ шудаанд. Дар ин радиф бо ташаббуси Кумитаи ичроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон Конференсияи вилоятӣи илмӣ-амалӣ дар мавзӯи “Нақши Ӣмомалӣ Раҳмон дар татбиқи ғояҳои миллӣ” дар мисоли бунёди НБО “Роғун” дар сатҳи баланд ташкил ва гузаронида шуд.

Дигар рӯйдоди муҳими таърихӣ барои кишвари мо дар соли 2018 ин гардиши қулли дар муносибатҳои ду давлати дӯсту бародар – Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ёзбекистон буд. Бо иродаи қавии роҳбарони ҳар ду давлат дар як муддати кӯтоҳ ҳамаи мушкилоту масъалаҳои солҳои тӯлонӣ дар байни ду кишвари ҳамаҷо бавучудомеда ҳаллу фасл гардида, барои амалӣ шудани нияту орзуҳои деринаи халқҳои бародари мо заминаи мустаҳкам фароҳам оварда шуд ва муносибатҳои ду кишвар ба сатҳи шарикӣ стратегӣ бардошта шуданд. Дар ин росте сохторҳои ҳизбии вилояти Хатлон масъалаи мазкурро ҳамаҷун намунаи олии дӯстии халқҳо ва ҳамзистии озоиштаи миллатҳо миёни ҷомеа тарғибу ташвиқ намуда, сокинонро ба ҳамбастагиву рафокат дар анҷоми қорҳои созандагиву бунёдқорӣ даъват намуданд.

Тавре медонем, қори таблиғотиву идеологӣ асоси фаъолияти ҳизбро ташкил дода, натиҷаи фаъолияти мо дар маҷмӯъ аз ҳамин зовия баҳогузори қарда мешавад. Бо назардошти ин, дастгоҳи таблиғотӣ ва мафкурасозии ҳизб аз ҳама лиҳоз мукамал гардида, воситаҳои таблиғотӣ бо назардошти талаботи ҷомеаи муосир шакл дода шудаанд. Ҳоло дар ихтиёри сохторҳои вилоятӣи ҳизб воситаҳои таблиғотии пурқувват қарор доранд. Дар ин миён сомонаи расмӣи КИВ ҲХДТ, нашрияи “Ҳамрози халқ”, саҳифаҳои иҷтимоӣ дар Фейсбук ва Ёутуб, минбари шабақаҳои телевизионии маҳалливу ҷумҳуриявӣ ва сомонаҳои ҷумҳуриявӣ (дар асоси шартномаи алоҳида) ва аз ҳама муҳимаш ҷадвал-механизми қорбарӣ, ки минбари ҳизбиёнро дар деҳаву маҳаллаҳо таъмин мекунад, аз ҷумлаи муҳимтарин воситаҳоеанд, ки барои аввалин бор дар соли 2018 ба таври максималӣ истифода бурда шуданд.

Бояд гуфт, дар давоми сол ба сомонаи интернетии Кумитаи ичроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон барои аввалин бор наздики 6000 (аниқтараш 5884) адад хабару гузоришҳо ба нашр расидаанд, ки ин нишондод аз маҷмӯъи умумии хабару гузоришҳои се сомонаи дигари ҳизбии кишвар бештар аст. Дар маҷмӯъ дар ин давра ба тадриҷ ҳамаи Кумитаҳои ичроияи ҲХДТ дар шаҳру навоҳии вилояти Хатлон фаъол шуда, аз баргузори суҳбату вохӯриҳо, қорабиниҳои фарҳангиву ташкилӣ ва аксияву озмунҳо хабару гузориш ва андешаҳо пешниҳод қарданд. Дар асоси дастури супоришҳои Раиси муаззами ҲХДТ муҳтарам Ӣмомалӣ Раҳмон бо мақсади тақвияти посух гуфтан ба маводҳои муғризона дар ин миён беш аз 900 маводи сомонро андешаҳои созанда

(Идома дар саҳифаи 7)

(Идома аз саҳифаи 6)

да ва воқуниш ба кору амали ночавонмардонаи гурӯҳҳои террористиву экстремистӣ, аз ҷумла ТТҶ ХНИ, Гурӯҳи 24, анҷумани озодандешони тоҷик, “Паймони миллӣ”, таъзохуроти Берлин ва Хоруғ ташкил медиҳанд. Аллақай дар ин самт кумитаҳои иҷроияи ҳизбӣ дар баробари масъулони ҳизбӣ механизми ҷалби шахсиятҳои шинохта ва аъзои гурӯҳҳои вакилии ҲХДТ дар Маҷлиси вакилони халқи вилоятиву шаҳрӣ ва раисони шаҳру ноҳияҳоро низ барои аввалин бор дар ғайрилояти ҳизбӣ коркард ва мавриди амал қарор додааст, ки бо навиштан ва дар сомонӣ кумитаи иҷроияи вилоятии ҳизб нашр намудани воқунишҳо қору амали ғайриинсонии гурӯҳҳои иртиқоиро маҳкум намуда, ҷомеаро аз хатарҳои муосири глобалӣ огоҳ намуда истодаанд. Аз ин рӯ моро мебода дар оянда ин равандо тақвият бахшем.

Тавре маълум аст, имрӯзо тамоми ашхоси бо ном “муҳолиф” дар шабақаҳои иҷтимоӣ, аз он ҷумла фејсбук фаъл гардида, зидди манфиатҳои давлату миллати тоҷик маводҳои муғризона ба нашр мерасонанд, ки албатта ба рӯхияи истифобарандогони он, ки аксаран ҷавонони камтаҷрибаанд, бетасир нахоҳад буд. Аз ин рӯ, бо мақсади бо маводи мусбӣ пур кардани саҳифаи ин шабақаҳои иҷтимоӣ айни замон ҳамаи кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар шаҳру навоҳии вилояти Хатлон ва кормандони масъули ҳизб дар фејсбук саҳифаҳои алоҳидаи худро дошта, бо бурдани тарғибот дар саҳифаи иҷтимоии Кумитаи иҷроияи вилоятӣ ва паҳн кардани ахбор бо ҳазорон дӯстони дигари худ ба раванди кори тарғибот тақони ҷиддӣ бахшида истодаанд. Ҳамарӯза дар саҳифаи фејсбукии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон аз 50 то 70 мавод нашр мегардад. Инчунин, қорбарони фејсбукии мо аз 25 шаҳру навоҳии вилоят бо истифода аз номҳои мустанов ба фејсбӯи наҳзатӣ дар саҳифаҳои фејсбӯкии худашон бо шеваҳои ғайрирасмӣ посух медиҳанд. Дар ин раванд воқуниш тавассути нишон додани дастовардҳои Тоҷикистон дар солҳои охир таъсири бештари мафкураӣ дошта, худ инқори ғиғвоҳои хоинони миллат аст. Воқеият нишон дод, ки ин усули нави муборизаи иттилоотӣ бехтар аз усули аввал аст. Яъне дар баробари тухмату бухтонҳои бадҳоҳони миллат ва ноҷиз нишон додани дастовардҳо мо баръакс дар сомона ва шабақаҳои иҷтимоӣ маводҳои мусбӣ, ки бозгӯи дастовардҳои беназири Тоҷикистон таҳти роҳбарии Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад, бештар нашр мекунем.

Дар қараёни қорҳои тарғиботӣ нашрияи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон “Ҳамрози халқ” яке аз дастгоҳҳои бузурги идеологияи ҳизбӣ ба ҳисоб меравад. Аз ин рӯ, соли 2018 ҷиҳати боз ҳам фарогир сохтани мазмуну муҳтавои он ва ҳамзамон баланд гаштани сифати наشري он як қатор қорҳо андешида шуд. Аз ҷумла, сифати қоғазу ҷопи он бехтар карда шуда, ҳоло дар шақли дуранга, яъне сиёҳу кабуд ба нашр расида истодааст. Инчунин, қорабинҳои ҳизбие, ки дар шаҳру навоҳии вилоят баргузор мешаванд, нисбатан бештар дар саҳифаҳои рӯзнома инъикос гардида, тавре ки аллақай мушоҳида мешавад, рубрикаву мавзӯҳои қолибу ҳондани дар он зиёд гардидааст. Бояд гуфт, давоми соли ҳисоботӣ 24 адад шумораи нашрияи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон “Ҳамрози халқ” бо теъдоди 136800 нусха ҷоп шуда ба дасти ҳонандагон расидааст. Механизми дастрас ва ба низоми муайян ба нашр расонидани наشري низ дар давоми соли сипаригардида ҳалли худро ёфта, тавассути сохторҳои маҳаллии почтаи тоҷик ва тоҷикматбуот саривақт дастраси ҳонанда гардида истодааст.

Инчунин, бо ҳамин мақсадҳо тасмим гирифтаем бо роҳи кам кардани тамоми қорҷотҳои ҳоҷагидорӣ ва зиёд намудани теъдоди обуна барои аввалин бор дар таърихи ҳизб наشري маҳсули ҳармоҳаи газетани “Ҳамрози халқ”-ро ба роҳ монда, қариб 1,5 млн нусха дар давоми сол (ҳармоҳа беш аз 102000)-и онро ба сокинони деҳот роӣгон тақсим кунем.

Дар соли 2018 ҳамаи қорабинҳои баргузоргардидаи Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон ва шаҳру ноҳияҳои он дар шабақаҳои давлатии телевизиони “Тоҷикистон”, “Сафина”, “Баҳористон”, “Қаҳоннамо”, “Варзиш”, телевизиони вилояти Хатлон, сомонаҳои интернетии hamsafon.tj, hhdtkhatlon.tj, khovar.tj, facebook нашрияҳои ҳизбии “Минбари халқ” ва “Ҳамрози халқ” пурра инъикоси худро ёфтаанд.

Истифодаи шеваҳои муосири таблиғот яке аз самтҳои асосии ғайрилояти ҲХДТ ба ҳисоб меравад, ки ҳамеша зери таваҷҷуҳи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон қарор дорад.

Бо ин мақсад дар соли 2018 Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон дар шабақаи Ютуб саҳифаи худро боз кард, ки дар он шакли видеои қорабинҳои ҳизбӣ нашр мегардад.

Инчунин, бори аввал дар таърихи ҳизб Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон барномаи телевизиониро таҳти унвони “Нерӯи созанда” таҳия ва пешкаши сокинони вилояти Хатлон намуда истодааст, ки тариқи телевизиони вилояти Хатлон ҳар ҳафта ба намоиш гузошта мешавад. Барномаи “Нерӯи созанда”

хусусияти таблиғотӣ-сафарбарнамоӣ дошта, он тавассути шабақаи Ютуб бо сарохатан нишон додани дастовардҳои Тоҷикистон ва ҳамзамон огоҳсозии ҷомеа аз хатарҳои муосир ҳамаҷун воқуниш ба барномаи интернетии “Садои мардум”-и “Гурӯҳи 24” дастраси истифодабарандагони шабақаҳои интернетӣ гашта истодааст.

Ҳозирини ғиромӣ,

Бояд зикр намуд, ки обрӯ ва манзала-ти дилҳоҳ ҳизби сиёсӣ баҳусус дар давраи интиҳоботӣ аз он лиҳоз баҳоғозорӣ қарда мешавад, ки то ҷи андоза номзадҳои қаблан пешбараинамуда ва интиҳобгардидаи ҳизб тавонистанд дар самти татбиқи барномаҳои пешазинтиҳоботи худ муваффақ гарданд ва иртиботро бо интиҳобкунанда қавӣ нигоҳ доранд. Аз ин рӯ, тибқи дастури Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон вакилони маҳаллии маҷлиси вакилони халқ, ки аз ҲХДТ пешбарӣ ва интиҳоб гардидаанд, дар баргузори қорабинҳои сатҳи маҳал бори аввал ҷалб қарда шуданд. Ин раванд минбаъд низ идома ёфта, агар аз як тараф омилҳои тақвияти робитаи ӯ бо интиҳобкунанда гардад, аз қониби дигар иртиботи ӯро бо сохторҳои ҳизбӣ ва ҳисоботдиҳанда будани ӯро дар назди ҳизб қарқарор менамояд.

Ҳамчунин, ҷалби вакилон – аъзои гурӯҳи вакилии ҲХДТ дар маҷлисиҳои вакилони халқи шаҳру ноҳияҳои вилоят дар навиштани андеша-воқунишҳо, ки имрӯз таҷриба намуда истодаем, мақсадҳои болоро тақвият мебахшад.

Зимнан, бо мақсади дар сатҳи баланди сиёсиро ташкилӣ баргузор ва ҷамъбааст намудани маъракаи обуна ба нашрияҳои ҳизбии «Минбари халқ» ва «Ҳамрози халқ» дар назди Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон Ситоди «Обуна-2019» ба нашрияҳои ҳизбии «Минбари халқ» ва «Ҳамрози халқ» дар ҳайати 61 нафар, аз ҷумла раисони шаҳру ноҳияҳои вилоят, раисони Кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар шаҳру ноҳияҳо, роҳбарони сохторҳои вилоятӣ ва кормандони масъули Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон таъсис ёфта буд, ки иҷроиши обуна ба нашрияи марказии ҳизб “Минбари халқ” дар миқёси вилоят пурра иҷро гардид. Ин ҷо бо истифода аз ғурсат ба назди Раёсат ва Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон, раиси вилояти Хатлон муҳтарам Гулғамадзода Давлатшоҳ Қурбоналӣ, муовини раиси миллат муҳтарам Хидирзода Маҳфират Умар ва ҳамаи раисони шаҳру ноҳияҳои вилоят барои мусоидату дастгириҳоишон дар рафти ин маъракаи муҳими сиёсӣ изҳори миннатдорӣ баён намоям.

Ҳамчунин, бояд хотирнишон намоям, ки як қатор шаҳру ноҳияҳо мувофиқи ҳисобот нақшаи обуна ба нашрияҳои “Минбари халқ” ва “Ҳамрози халқ”-ро пурра ба анҷом расонида бошанд ҳам, аммо маблағҳои онҳо пурра ворид нагаштааст. Аз ҷумла мувофиқи ҳисоботи молиявӣ то 31.12.2018 вобаста ба нашрияи “Минбари халқ” ноҳияҳои Ёвон (150 нусха), Қубодиён (90 нусха), Вахш (40 нусха), Данғара (140 нусха), Муъминобод (65 нусха) ва Восеъ (118 нусха), инчунин вобаста ба нашрияи “Ҳамрози халқ” шаҳру ноҳияҳои Леваконт (62 нусха), Қӯлоб (445 нусха), Вахш (181 нусха), Дӯстӣ (20 нусха), Хӯросон (18 нусха), Ёвон (150 нусха), Данғара (325 нусха), Балҷувон (110 нусха), Темурмалик (100 нусха), Ҳамадонӣ (96 нусха), Восеъ (155 нусха) ва Муъминобод (214 нусха) маблағҳоро пардохт накардаанд. Дар робита ба ин, ба раисони Кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар шаҳру ноҳияҳои мазкур ҷиҳати пурра гузаронидани маблағҳои обуна ба нашрияҳои “Минбари халқ” ва “Ҳамрози халқ” то санаи 10.01.2019 муҳлат дода мешавад.

Бояд қайд намоем, ки ғайрилояти таблиғотӣ бо дастуру маводҳои аёни пурра ва маассир-тар гардида, муҳтавои таблиғотро дар тасаввур-и ҷомеа то дер гоҳ мустаҳкам нигоҳ медорад. Бо ин мақсад соли 2018 аз тарафи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон 6000 дона китоби “Қаъбаи умеди мо халқ асту бас!”, 4000 дона китоби “Дастурмали қоргузори-ву ҳуҷатнигорӣ ва пешбарӣ ғайрилояти молиявӣ сохторҳои ҲХДТ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон”, 5000 дона китоби “Хатарҳои муосири геополитикӣ ба Истиклолияти давлатии Қумҳурии Тоҷикистон – роҳҳо ва усулҳои пешгирӣ аз онҳо”, 100000 дона тақвимҳои қисағӣ, 15000 дона тақвими деворӣ ва 3000 дона тақвими рӯймизӣ нашр ва ба оммаи васеи сокинони вилояти Хатлон зимни вохӯрӣ дар деҳаву маҳаллаҳо тақсим қарда шуданд. Инчунин, 10000 дона лавҳаи деворӣ “Соли рушди сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ”, 1500 дона лавҳаи деворӣ Роҳбарияти ҲХДТ, 24000 нусха Оинномаи ҲХДТ, 15900 дона нишони сарисинагии ҳизбӣ, 2000 дона китоби маводҳои Маҷлиси КИМ ҲХДТ, 400 дона китоби Қонуни Қумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Қумҳурии Тоҷикистон”, 400 дона китоби Паёми Пешвои миллат, 5000 дона лавҳаи деворӣ “Даҳсолаи байналмиллалӣ амал “Об барои рушди устувор, солҳои 2018-2028” ва 8000 дона лавҳаи деворӣ “Фурӯғи нури раҳмонӣ”, ки аз тарафи Дастгоҳи КИМ ҲХДТ пешниҳод шуданд, миёни сокинон паҳн қарда шуд.

Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демокра-

тии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон бо мақсади дар сатҳи баланди сиёсӣ рушди фарҳангӣ истикбол намудани Соли рушди сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ, бо натиҷаҳои назаррас ҷамъбааст намудани Соли тақвияти робита бо маҳал ва дар ин росто ҳавасманд гардонидани ташкилотҳои ҳизбӣ барои дарёфти қорзаҳои «Бехтарин муаррифкунандаи мавзёҳои сайёҳӣ», «Бехтарин намоиши хунарҳои мардумӣ», «Армуғони Хатлонӣ», «Маликаи Хатлон», «Тарроҳи Хатлон» ва “Бехтарин доиркунандаи қорабинии сатҳи маҳал” бахшида ба “Соли тақвияти робита бо маҳал” озмун эълон намуда буд, ки онро бо муваффақият ҷамъбааст намуд. Рисолати аслии ин тадбирҳо муаррифии мавзёҳои сайёҳии вилояти Хатлон, зиёд намудани армуғонҳои нишони хунарҳои миллидошта, ҳавасманд намудани сокинон дар самти эҳё ва равнақи хунарҳои мардумӣ, рушди сайёҳӣ ва омӯзиши таърихи пурифтиҳори миллат ва рӯҳбаланд намудани қормандони Кумитаҳои иҷроияи шаҳру ноҳияҳои вилоят ҷиҳати дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор намудани қорабинҳои сатҳи маҳал ба ҳисоб мерафт. Аҳамияти дигари ин озмунҳо аз он иборат буд, ки сокинон, хусусан занон ба хунармандӣ ва зебоинарастӣ майлу завқи бештар пайдо намуда, ин раванд боиси рушди хунарҳои мардумӣ, эҳёи фарҳангӣ миллӣ ва дар ин замина соҳиб қасби қори даромаднок шудани мардум мегардад.

Ҳозирини ғиромӣ,

Афзоиши нуфузу эътибори ҳизб дар ҷомеа аз ғайрилояти тарғиботи-ву мафкурасозии он саҳт вобастагӣ дошта, дар ин росто омода намудани қадрҳои болаёқати ҳизб аз вазифаҳои аввалиндараҷа ба ҳисоб меравад. Бояд гуфт, шумораи қадрҳои ҳизбии вилоят дар соли 2017, ки каме беш 80 нафарро ташкил медод, соли 2018 ба 215 нафар расонида шуд ва дар ин замина масъалаи омодасозии онҳо низ мавриди назар қарор гирифт. Бо ин мақсад Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон аз 24 то 28 августи соли қорӣ қурси бозомӯзи раисон ва қормандони кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар шаҳру ноҳияҳои вилоятро баргузор намуд. Тайи 4 рӯз бо иштироки узви КИМ ҲХДТ Хидирзода Маҳфират, устодон аз Донишқадаи идорақунии Президентӣ Қумҳурии Тоҷикистон, Комиссияи Марказии тафтишотӣ, масъулин аз мақомотҳои Кумитаи давлатии амнияи миллӣ, Прокуратура, Агентии назорати молиявӣ ва мубориза бо қоррупсия, Агентии назорати маводи нашъаовар, раёсатҳои қишоварзӣ, танзими анъана ва ҷашну маросимҳо, тандурустӣ, шабақаҳои барқӣ ва дигар ғайрилояи ҳизб ҷиҳати самтҳои асосии ғайрилояти ҲХДТ бо қормандони ҳизбӣ лексия-суҳбат баргузор гардид. Дар вақти баргузори лексия-суҳбатҳои байни қормандону омӯзгорон ва масъулини соҳаҳои гуногун саволу ҷавоб баргузор гардид, ки барои ғайрилояти минбаъдаи қормандони ҳизбӣ дар вақти суҳбату вохӯриҳо мусоидат намуд.

Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон соли 2018 қадвали баргузори қурсҳои омӯзишии ҳизбиро бо иштироки қормандони масъули кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон ва вакилони халқ тасдиқ намуд. Дар доираи қадвали мазкур бо ташаббуси Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон дар шаҳрҳои Бохтар, Қӯлоб, Норақ, Леваконт, ноҳияҳои Абдурахмони Қомӣ, Норақ, Ёвон, Данғара, Темурмалик, Қомӣ, Фархор, Қайхун, Ҳамадонӣ ва Восеъ семинар-машварати ҳизбии вилоятӣ бо иштироки раисони кумитаҳои иҷроияи ҳизбии шаҳру навоҳии вилоят баргузор гардид. Дар доираи семинар-машваратҳои мазкур масъалаҳои муҳими ғайрилояти ҳизбӣ ва вазифағузорҳои дар самти татбиқи самтҳои афзалиятноки ғайрилояти ҳизбӣ баррасӣ гардидад.

Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон дар соли 2018 қадвали ташкили қорабинҳои сатҳи баланд дар шаҳру ноҳияҳои вилоятро тасдиқ намуда, дар шаҳру ноҳияҳои вилоят қорабинҳои дар сатҳи баланди сиёсӣ вобаста ба мавзӯҳои самтҳои афзалиятноки ғайрилояти ҳизбӣ ва таҳмири суботу амният дар ҷомеа бо иштироки васеъи аҳли ҷомеа баргузор қарда шуданд. Баргузори қорабинҳои сатҳи баланд таваҷҷуҳи васоити ахбори оммаи ғайриҳизбӣ, аз ҷумла шабақаҳои телевизиони қумҳуриявиро низ ба худ ҷалб қарда, мақсадлу ҳадафҳои созандаи ҳизб дар шабақаҳои телевизионӣ ва дар сомонаву нашрияҳои ҳизбӣ-ву давлатӣ ба таври назаррас инъикос гардидад.

Муҳтарам аъзои Кумитаи иҷроия,

Албатта дар шароити имрӯза иқтисодиёи иҷтимоӣ ҳеҷ як сохтори давлатӣ-и ҷамъиятӣ наметавонад бидуни таъмини шароити зарурии моддӣ-и техникӣ ғайрилояти дилҳоҳи самарабахш дошта бошад. Аз ин рӯ, сохтори вилоятии ҳизб ба ин масъала аҳамияти аввалиндараҷа зоҳир намуда, тариқи ҳашар оғоз намудани сохтмони биноҳои маъмуриро дар мадди аввали ғайрилояти худ қарор доданд.

Қойи таъкиди ҳос аст, ки агар то соли 2017 25 шаҳру ноҳияи дар вилояти Хатлон ҳамагӣ 8 бинои маъмури ҳизбӣ, аз ҷумла Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон ва кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияҳои Абдурахмони Қомӣ, Хӯросон, Фархор, Носири Хӯсрав, Қубодиён, Қайхун ва шаҳри Леваконт мавриди истифода қарор гирифта бошанд, пас соли 2018 сохтмони биноҳои маъмури Кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар шаҳрҳои Қӯлоб, Норақ, ноҳияҳои Ёвон, Темурмалик, Шаҳриғуз, Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ, Восеъ, Балҷувон ва Ховалинг бо маром идома доранд. Аз ин шумор дар назар аст, ки нимаи аввали соли 2019 қор бинои маъмури ҳизбӣ дар шаҳру ноҳияҳои Қӯлоб, Норақ, Ёвон ва Восеъ расман ба истифода дода шаванд. Инчунин, ҷиҳати дар тавозуни Кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар ноҳияҳои Шамсиддин Шохин, Қушонӣён, Дӯстӣ, Панҷ, Қ. Балхӣ ва Муъминобод биноҳои тайёр қорбарӣ рафта истодааст. Зимнан, оғози қорхон сохтмонӣ аз тарафи кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар шаҳру ноҳияҳои Бохтар, Данғара ва Вахш тибқи тақвимҳои пешниҳодшуда моҳи январӣ соли 2019, яъне то Маҷлиси КИМ ҲХДТ пешбини гардидаанд, ки анҷоми сохтмони онҳо мувофиқи дастуру ҳидоятҳои Раиси муаззами ҲХДТ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки дар Маҷлиси Кумитаи Иҷроияи Марказии ҲХДТ баён қарда буданд, дар муҳлати муайяншуда дар назар дошта шудааст.

Ҳамзамон, соли 2018 ноҳияи Қайхун ва шаҳри Бохтар соҳиби автомашинаи қизматӣ гардиданд, ки ин маврид низ дар рушду нумуи қори Кумитаҳои иҷроияи мазкур таъсири мусбат мерасонад. Тасмим дорем соли 2019 ҳамаи кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон пурра ба автомашинаи қизматӣ таъмин гардида, дар маҷмӯъ бо шароити имкониятҳои ҳуби техникӣ ба марҳилаи тарғибу ташвиқоти пешазинтиҳоботӣ ворид шаванд.

Ҳозирини муҳтарам,

Дар ин давра ба Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон дар маҷмӯъ 119 ҳуҷат аз ҷумла, аз КИМ ҲХДТ 32 адад ворид шудааст, ки 30 адади онро барқияҳои телефонӣ ташкил менамоянд. Аз шумораи умумии ҳуҷатҳои воридгардида 6 ҳуҷат назоратӣ буда, рафти иҷрои онҳо таҳти назорати доимӣ ва қатъӣ қарор дода шудааст. Аз тарафи Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон ба унвони кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар шаҳру ноҳияҳо, ташкилоту муасисаи вилоятӣ-ву шаҳрӣ ва ноҳиявӣ 112 адад ҳуҷатҳо содирот шудаанд, ки 27 адади он барқияҳои телефонӣ ба ҳисоб мераванд.

Дар соли 2018-ум 160 адад фармоишҳои раиси кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон барои ғайрилояти ташкилию тарғиботӣ ва молиявӣ ҳоҷагидорӣ қабул шудаанд. Оид ба рафти иҷроиши ҳуҷатҳои таҳти назорат қарордошта сари вақт аз Кумитаҳои иҷроияи шаҳру ноҳияҳо маълумоту ахборот талаб қарда шуда, ҳамзамон ба КИМ мунтазам ва сари вақт ҷавобҳо ирсол қарда шудаанд. Аз Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон ба Кумитаи Иҷроияи Марказии ҲХДТ дар соли 2018-ум 40 адад мақтуб ирсол гардидааст.

Ба қабулгоҳи ҷамъиятии Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон ва шаҳру ноҳияҳои он дар соли 2018-ум 25 нафар шаҳравандон ба тариқи ҳаттӣ ва 1540 нафар ба тариқи шиғоҳӣ мурочиат қардаанд, ки ба ҳамаи онҳо дар муҳлатҳои муқаррарнамудаи қонун ҷавоб гардонид шудааст.

Инчунин, дар давраи ҳисоботӣ 64 нафар ғайрилояи ҳизб ҷиҳати қизмати соғдилона-ву соғдиқонашон дар роҳи татбиқи ҳадафҳои Барномавии ҲХДТ бо Сипосномаҳои Кумитаи иҷроияи ҲХДТ дар вилояти Хатлон қадрдонӣ гардиданд. Дар соли қорӣ 2 маҷлиси Кумитаи иҷроия ва 4 маҷлиси Раёсати Кумитаи иҷроияи вилоятӣ баргузор гардида, ҷиҳати тақвияти ғайрилояти ҳизбӣ қарорҳои дахлдор қабул ва ба унвони кумитаҳои иҷроияи ҲХДТ дар шаҳру ноҳияҳои вилоят барои иҷро ирсол қарда шуд. Дар ин ра-диф, 18 маҷлиси машваратии назди Раиси Кумитаи иҷроия баргузор гардид, ки дар рафти онҳо масъалаҳои қорӣ баррасӣ шуда, ҷиҳати рушди ғайрилояти ҳизбӣ тадбирҳои зарурӣ саривақт амалӣ қарда шуданд.

Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон минбаъд низ қушиш ба ҳарч медиҳад, ки дастуру супоришҳои Раиси муаззами Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон ва Кумитаи Иҷроияи Марказии ҳизб дар сатҳу сифати баланд амалӣ гардида, сиёсати созандаи бунёдқоронаи Пешвои миллат ва ҲХДТ дар шаҳру навоҳии вилояти Хатлон ба таври дахлдор татбиқ гарданд.

02.01.2019, шаҳри Бохтар

СОЛИ РУШДИ САЙЁҲӢ ВА ХУНАРҲОИ МАРДУМӢ ВА СОЛИ ТАҚВИЯТИ РОБИТА БО МАҲАЛ ДАР САТҲИ БАЛАНДИ ФАРҲАНГИВУ СИЁСӢ ЧАМЪБАСТ ГАРДИД



Санаи 03.01.2018 дар толори театри вилоятии ба номи Ато Муҳаммадҷоновӣ шаҳри Бохтар бо ташаббуси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон бо мақсади дар сатҳи баланди сиёсӣ фарҳангӣ ҷамъбаст намудани Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва Соли тақвияти робита бо маҳал ва дар ин росто ҳавасманд гардонидани супоридани ҷоизаҳои «Бехтарин муаррифкунандаи мавзёҳои сайёҳӣ», «Бехтарин намоиши ҳунарҳои мардумӣ», «Армуғони хатлонӣ», «Маликаи Хатлон», «Тарроҳи Хатлон» ва «Бехтарин доиркунандаи ҷорабиниҳои сатҳи маҳал» ҷорабиниҳои васеи фарҳангӣ баргузор гардид. Дар рафти ҷорабинӣ раиси Фраксияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Сафарзода Бахтовар Амиралӣ, узви Кумитаи иҷроияи Марказӣ ва вилоятии ХХДТ, муовини раиси вилояти Хатлон Хидирзода Махфират Умар, вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Фирӯза Шарифӣ, раиси Кумитаи иҷроияи ХХДТ дар вилояти Хатлон Раҳмонзода Абдулло Қурбоналӣ ва дигар шахсонӣ расмӣ аз 25 шахру навоҳии вилоят иштирок намуданд.

Нахуст меҳмонон ва иштирокчиён аз намоиши ҳунарҳои мардумӣ, бехтарин намунаи армуғонҳои Хатлон ва ақсу тасвирҳои аксбардорону рассомони шахру ноҳияҳои вилоят дидан карда, ба ҳунари дастӣ соҳибқасбон аҳсану офарин гуфтанд. Тавре қайд гардид, аксари ин ҳунармандон маҳз бо дастгириву сафарбаркунии сохторҳои ХХДТ дар шахру навоҳии вилояти Хатлон аввалин бор намунаи ҳунарашонро дар сатҳи маҳал ва баъдан дар сатҳи вилоят ба намоиш гузоштанд.

Баъдан меҳмонон ва иштирокчиён ба тамошои барномаи фарҳангии омоданамудаи ҳунармандони вилоят даъват карда шуданд. Дар рафти барномаи фарҳангӣ ҳунармандон бо таносуби ороиши сахна, либоси миллий, урфу анъанаҳои мардумӣ сурудҳои ҷолибу ҳушӯханг сароиданд.

Дар миёни ҳар суруду оханг маросими супоридани ҷоизаҳо аз тарафи меҳмонону шахсонӣ масъул ба бехтаринҳо сурат гирифт.

Нахуст аз тарафи узви Кумитаи Иҷроияи Марказӣ ва вилоятии ХХДТ, муовини раиси вилояти Хатлон Хидирзода Махфират Умар ва ҳунаrpешаи шо-

истаи Тоҷикистон Амриддин Кабиров ба ғолибони ҷоизаи “Бехтарин муаррифкунандаи мавзёҳои сайёҳӣ” аз рӯйи ду номинатсия: “Аксбардори бехтарин” (ҷойи аввал Муродова Марҷона аксбардор аз ноҳияи Балҷувон, ҷойи дуюм Мирзобаротов Салоҳиддин аксбардор аз ноҳияи Муъминобод ва ҷойи сеюм Зоиров Сабзалӣ аксбардор аз шаҳри Норақ) ва “Накқоши бехтарин” (ҷойи якум Орифов Бобоҷон-накқош аз ноҳияи Муъминобод, ҷойи дуюм Саидов Ҷумъахон-накқош аз ноҳияи Ш.Шоҳин ва ҷойи сеюм Муродов Азизулло-накқош аз ноҳияи Фархор) дар сатҳи тантанавӣ диплом ва ҷоизаҳои таъсисдодаи Кумитаи иҷроияи ХХДТ дар вилояти Хатлонро супориданд.

Дар маросими супоридани ҷоизаҳои озмуни “Тарроҳи Хатлон” вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Фирӯза Шарифӣ рӯи сахна баромада, ғолибони озмун - ҷойи якум Аҳмедова Садбарг-тарроҳ аз ноҳияи Мир Сайид Али Ҳамадонӣ, ҷойи дуюм Ҳолматова Мастура-тарроҳ аз ноҳияи Ш.Шоҳин ва ҷойи сеюм Асоева Маърифат-тарроҳ аз шаҳри Бохтарро муаррифӣ ва ба онҳо диплому ҷоизаҳои таъсиснамудаи Кумитаи иҷроияи ХХДТ дар вилояти Хатлонро тақдим кард.

Боқад қайд кард, ки барои ҳавасманд намудани ҳунармандони маҳал ва ҳамзамон зиёд гардидаи номгӯи армуғонҳо барои сайёҳони хориҷӣ аз тарафи Кумитаи иҷроияи ХХДТ дар вилояти Хатлон озмуни “Армуғони хатлонӣ” эълон шуда буд, ки дар он Абдуллоқулов Хуршед-ҳунарманд аз шаҳри Бохтар сазовори ҷойи аввал, Аҳтамова Мушқиниссо-ҳунарманд аз шаҳри бостонии Қўлоб ҷойи дуюм ва Имомқулова Нафиса ҳунарманд аз ноҳияи А.Ҷомӣ ҷойи сеюмро соҳиб шуданд. Ғолибонро раиси Фраксияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Сафарзода Бахтовар муаррифӣ карда, бо диплому ҷоизаҳои хизбӣ сарфароз намуд.

Ёдовар шудан ба маврид аст, ки дар озмуни “Маликаи Хатлон” беш аз 100 нафар довталабон аз шахру навоҳии вилоят иштирок намуда буданд, ки аз миёни онҳо Одинаева Моҳира тахти №60 аз ноҳияи Ҳамадонӣ соҳиби ҷойи сеюм, Қурбонхонова Гулафрӯз тахти №25 аз ноҳияи Чайхун соҳиби ҷойи дуюм ва соҳиби шохҷоиза нишонии “Маликаи Хатлон”, яъне ҷойи аввал Қудратова

Беназир тахти №94 аз ноҳияи Данғара тариқи овоздиҳӣ дар шабақаҳои иҷтимоӣ муайян карда шуданд. Диплом ва ҷойизаи ғолибонро ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон Аловуддин Абдуллоев супорид.

Дар ин росто, ба хотири натиҷагирӣ ва ҳавасманднамоии сохторҳои хизбии вилоят аз ҷониби Кумитаи иҷроияи ХХДТ дар вилояти Хатлон озмуни “Бехтарин доиркунандаи ҷорабиниҳои сатҳи маҳал” эълон ва баргузор гардид, ки Шохҷоизаи озмун ба хотири ташаббускорӣ дар баргузори ҷорабиниҳои сатҳи баланд бахшида ба Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва Соли тақвияти робита бо маҳал насби Кумитаи иҷроияи ХХДТ дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ гардид. Кумитаҳои иҷроияи ХХДТ дар шахру ноҳияҳои Қўлоб, Қушониён, Панҷ, Левакент, Ёвон, Н.Хусрав, Ҷ.Балхӣ ва Темурмалик сазовори ҷойи якум, Кумитаҳои иҷроияи ХХДТ дар шахру ноҳияҳои Бохтар, Норақ, Балҷувон, Вахш, Кубодиён, Фархор, Чайхун ва Хуросон сазовори ҷойи дуюм ва Кумитаҳои иҷроияи ХХДТ дар ноҳияҳои Ҳамадонӣ, Дўстӣ, Ховалинг, Восеъ, Муъминобод, Ш.Шоҳин, Шаҳритӯз ва Данғара сазовори ҷойи сеюм гардиданд. Ҷойиза ва дипломҳои ғолибонро раиси Кумитаи иҷроияи ХХДТ дар вилояти Хатлон Раҳмонзода Абдулло Қурбоналӣ супорид. Ҳамзамон, барои иҷроияи бечунунарои дастуру супоришҳои мақомоти болоии хизб ва нишон додани масъулияти баланди корбариву коргузори Парчами ифтихории ХХДТ ба Кумитаи иҷроияи ХХДТ дар ноҳияи Панҷ супорида шуд. Ин анъана минбаъд низ идома ёфта ҳар сол Парчами ифтихории ХХДТ ба Кумитаи иҷроияи фаъолиятини ҳамчун эстафета супорида мешавад.

Дар баробари диплому ҷоиза аз тарафи Кумитаи иҷроияи ХХДТ дар вилояти Хатлон барои сохторҳои хизбии ҳамаи шахру ноҳияҳо як адади компютер бо тамоми қисмҳои кориаш тухфа карда шуд.

Дар фароварди ҷорабинӣ раиси Кумитаи иҷроияи ХХДТ дар вилояти Хатлон Раҳмонзода Абдулло Қурбоналӣ ба роҳбарият ва кормандони ҳамаи сохторҳои хизбии вилояти Хатлон барои фаъолияти пурсамар нишон доданишон дар соли 2018 изҳори миннатдорӣ баён намуда, дар фаъолияти минбаъдаи кориашон барору комёби таманно намуд.

Дар нашрия ба хотири чандандешӣ матолибе низ нашр мешаванд, ки ба мавқеъ ва назари ҳайати эҷодӣ ва КИ ХХДТ дар вилояти Хатлон метавонанд мувофиқат накунад ва зимнан идораи нашрия масъулиятро ба дӯш нагирал.

Ақсу дархост ва номаҳо ба муаллифнашон баргардонда намешаванд. Ба дурустии далелу арқоме, ки дар номаҳои расида ва эълону рекламаҳои истифода шудаанд, муаллифнашон масъулият доранд.



ҶАҲОН ДАР ЯК ҶУМЛА

- Хизматчиёни ҳарбии Нигерия зимни амалиёти махсуси худ зиёда аз 200 силоҳбадасти ифротгароро нобуд карданд;
- Дар қисми ҷанубии Кения зимни амалёти махсуси хизматчиёни ҳарбӣ 7 террорист маҳв гардида, дар рафти задухӯрди мусаллаҳона ба сокинони озоишта осеб нарасидааст;
- Дар Мексика ба ҷони Алехандро Апалисо-раиси шаҳри Плекихо суиқасд анҷом дода шуд, ки дар натиҷа мавсуф пас аз якум соат аз интиҳоб шуданаш ба мақоми раиси шаҳр ба ҳалокат расид;
- Дар минтақаи Сайёд ва маркази вилояти Сарипули Ҷумҳурии исломии Афғонистон дар натиҷаи задухӯрди мусаллаҳона миёни кормандони сохторҳои қудратӣ бо ғуруҳҳои мусаллаҳ зиёда аз 20 нафар аз нерӯҳои амнияти Афғонистон ҷон бокта, 23 каси дигар захмӣ гардид;
- Аз оғози фасли сармо то кунун дар минтақаҳои гуногуни Ҳиндустон, ки сардии ҳаво шабона ба -17 дараҷа мерасад, аз хунуқӣ 113 нафар ба ҳалокат расида, наздики 200 нафари дигар дар беморхонаҳо бистарӣ шудааст;
- Дар қисми ҷанубу шарқии шаҳри Манилаи Филиппин ярҷ фаромада, як деҳаро зер кард, ки дар натиҷаи офати табиӣ даҳҳо манзили истиқоматӣ хароб гардида, дар маҷмӯъ аз тӯфон ва обхезӣ 190 ҳазор аҳоли зарар диданд;
- Киштии боркаши Тайван дар соҳилҳои музофоти Джитсияи Ҷумҳурии халқии Хитой ғарқ шуд, ки дар натиҷа аз 15 маллоҳ 1 нафар ба ҳалокат расида, 9 каси дигар бенишон гардид;
- Шумораи ҳалокшудагон дар натиҷаи хароб гардидани қисме аз бинои баландошёнаи истиқоматӣ дар шаҳри Магнитогорскийи Федератсияи Россия ба 13 нафар расид, ки 4 нафараи тоҷик мебошад, инчунин 30 каси дигар ҳанӯз бенишонанд;
- Дар музофоти Яваи ғарбии Индонезия боришот боиси фаромадани ярҷ гардид, ки бар асари офати табиӣ 9 нафар ҷон бокта, беш аз 30 каси дигар бенишон шуданд;
- Дар Филиппин бар асари тӯфон ва фаромадани ярҷ қариб 90 нафар ба ҳалокат расида, 16 нафари дигар бенишон гардиданд;
- Кормандони сохторҳои қудратии Ҷумҳурии арабии Миср зимни амалиёти зиддитеррористӣ дар минтақаҳои гуногуни ин кишвар 40 ифротгароро, ки барои анҷом додани амалҳои террористӣ дар минтақаҳои сайёҳӣ ва қароргоҳҳои кормандони мақомоти қудратии Миср омодагӣ медиданд, нобуд карданд;
- Дар Ҷумҳурии Демократии Конго аз оғози соли равон то инҷониб 590 нафар ба вараҷаи Эбола мубтало шудаанд, ки аз ин миқдор гирифтورشудагон 360 нафар ба ҳалокат расидааст.



**ҲАМРОЗИ
ХАЛҚ**

Муассис:
Кумитаи иҷроияи ХХДТ
дар вилояти Хатлон

Масъули чоп:
Орзу ҲАМИДИЁН

Ҳайати мушовара:
Давлатшоҳ ГҮЛМАҲМАДЗОДА,
Махфират ХИДИРЗОДА,
Абдулло РАҲМОНЗОДА

Ҳайати таҳририя:
Зебо БОЗОРОВА,
Аловуддин АМИРЗОДА,
Хусейн САИДОВ

Тарроҳ:
Хусрав МАЗОРИЕВ

Нашрия тахти
рақами 627 дар
Вазорати Фарҳанги
Ҷумҳурии
Тоҷикистон сабти
ном шудааст.

Суроға:
735140, ш. Бохтар,
кӯчаи Айни-47,
тел: 8 (3222) 2-82-92,
2-70-70

Чопхонаи ЧДММ «Шоҳин-С», *теъдод: 12860 нусха*

